

ВАЗИФАҲОИ МИНБАЪДА ДАР СОҲАИ ШАҲРСОЗӢ ВА СОХТМОНИ МАНЗИЛ БАҲРАСӢ ШУДАҶ

3 феврал Президент Шавкат Мирзиёев бо тақдирот оид ба ҷорӣ намудани равишҳои нав дар шаҳрсозӣ ва сохтмони манзил шинос шуд.

Дар ҳафт соли охир бо мақсади қоне кардани талаботи аҳолии манзил дар кишвар 120 миллион метри мураббаъ ё беш аз 600 ҳазор хонадон сохта шуда, мавридҳои истифода қарор гирифтанд. Барои кӯмакрасонии ҷиҳати хариди манзил ба 541 ҳазор шаҳрванд 103 триллион сӯм кредитҳои имтиёзнокӣ ипотека ва субсидияҳо ҷудо гардидаанд.

Вусъат ёфтани доираи қорҳои сохтмони ба рушди соҳаи маҳсулоти сохтмон таъминоти бузург дода, ба «драйвер»-и аксар минтақа табдил ёфт. Сатҳи урбанизатсия аз 40,3 фоиз дар соли 1991 то 51 фоиз расид.

Сарвари давлат ҳанӯз қофӣ набудани қорҳои иҷрошударо таъкид кард. Хар сол дар саросари ҷумҳурӣ тақрибан 200 ҳазор оилаи нав ташкил мешавад. Ин маънои онро дорад, ки талабот ба манзилҳои нав, роҳҳо ва инфрасохтори иҷтимоӣ меафзояд. Илова бар ин, ҳоло ба хар як сари аҳолии ба ҳисоби миёна 18,9 метри мураббаъ майдони истиқоматӣ рост меояд. Барои дасткаби ба 23 метри мураббаъ расонидани ин нишондиҳанда, то соли 2040 суръати сохтмони хонаву ҷойҳои навро то 280 ҳазор хонадон зиёд кардан лозим.

Бо ин мақсад, дар соҳаи шаҳрсозӣ идоракунӣ дар асоси низоми нав роҳандозӣ шуда, кумитаи алоҳида таъсис ёфт ва дар пешини вазири марҳума ба марҳума афзоиш додани ҳаҷми сохтмони манзил гузошта шуд. Бахусус, соли 2026 сохтмони 140 ҳазор, соли 2027 – 150 ҳазор ва дар соли 2028 – 160 ҳазор хонадон ба на-

қша гирифта шудааст. Президент таъкид кард, ки дар фароҳам овардани шароит барои рушди тичорат ва стартапҳо, ташаккули кластерҳои соҳаи ва технологияҳои иттилоотӣ, инчунин, баланд бардоштани самарадорӣ муҳият урбанизатсия, ки оқилона ташкил шудааст, нақши муҳим доданд.

Дар муаррифи ба масъалаи истифодаи босамари захираҳои замин низ диққати махсус зоҳир гардид. Тибқи ҳисоботи соҳаҳои байналмилалӣ, васеъшави бетаътиби маҳалҳои аҳолинишини метавонад дар оянда боиси камбудӣ заминҳои кишоварзӣ дар базис минтақаҳо гардад.

Бинобар ин, зарурати таҷдиди фонди хонаву ҷойи фарсуда, афзоиши саҳми реновация дар сохтмони манзил таъкид шуд. Дар ин рӯ, зарурати куллан бехтар намудани фаъолияти ташкилоти «ТошкентбощпланЛТИ», «УшшаҳарсозликЛТИ», «УзАШКЛТИ» ва «КишлоқуриликЛТИ», барои аниқани қор ҷалб намудани мутахассисони баландихтисоси хориҷӣ ва ҷорӣ кардани низоми муосири идоракунӣ таъкид гардид.

Барои дуруст ва босамар ба нақша гирифтани раванҳои урбанизатсия ва сохтмони манзил бояд аз технологияҳои рақамӣ васеъ истифода намуд. Дар тақдирот дар робита ба ин, соҳаи додани низоми иттилоотӣ «Манзил», ки пойгоҳи ягонаи маълумоти нақшаҳои генералӣ ва мастер-нақшаҳо, пойгоҳи китъаҳои заминҳои барои сохтмон омода – «Бонки замин», пойгоҳи ягонаи геоабори хонаҳои бейроҳиёна, низоми «эскроу», рейтингии ширкатҳои сохтмонӣ ва дигарро дар бар мегирад, пешниҳод карда шуд.

Президент пешниҳодҳои ироашударо ҷонибдорӣ намуда, ба масъулони ҷиҳати татбиқи пайвасти равишҳои бонизом, санҷидашуда ва дарозмуддат, инчунин таъмини иҷрои нишондиҳандаҳои муайянгардида супоришҳои дахлдор дод.

Ў.А.

МАСЪАЛАҲОИ БАЛАНД БАҶДОШТАНИ САМАРАДОРИИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ ОБ БАҲРАСӢ ГАРДИДАҶ

Президент Шавкат Мирзиёев бо тақдирот оид ба таъмини истифодаи самарабахши захираҳои об ва васеъ ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи об шинос гардид.

Имрӯз дар мамлакат майдонҳои нави дастгирӣ аз ҷониби давлат роҳандозӣ мешавад. Бахусус, бо назардошти вазии сатҳи таъминоти заминҳо бо об муайян кардани меъёри андоз барои захираҳои об ва миқдори субсидияҳои пешниҳод гардид. Масалан, хангоми ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи об дар заминҳои сарфакунандаи об дар маҷмӯъ 19 ҳазор гектарро ташкил мекард. Дар натиҷаи ин қораниҳо хар сол 2,5 миллиард метри мукааб об сарфа мегардад.

Дар муаррифи имрӯза пешниҳодҳои нав ҷиҳати боз ҳам густириш додани доираи ин қор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

Аз ҷумла, то соли 2028 дар 930 ҳазор гектар замин насб кардани технологияҳои сарфакунандаи об ва ба 3,5 миллион гектар ё 80 фоизи тамоми заминҳои оберишаванда расонида масоҳати чунин майдонҳо ба нақша гирифта шудааст. Дар натиҷа, ҳамасола барои сарфаи 3,5 миллиард метри мукааб об, бехтар намудани таъминоти оби 300 ҳазор гектар замин ва обериши зироатҳои тақрирӣ имкон фароҳам мегардад.

Захираҳои об, ки дар натиҷаи ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи об сарфа мегардад, барои таъмини бозтаъми фермерҳо, ки дар минтақаҳои ваъзи таъмини об душвор ҷойгиранд, замина фароҳам меорад.

Барои ин, бобати ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи об дар парвариши маҳ-

сулоти кишоварзӣ механизми нави дастгирӣ аз ҷониби давлат роҳандозӣ мешавад.

Бахусус, бо назардошти вазии сатҳи таъминоти заминҳо бо об муайян кардани меъёри андоз барои захираҳои об ва миқдори субсидияҳои пешниҳод гардид. Масалан, хангоми ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи об дар заминҳои сарфакунандаи об дар маҷмӯъ 19 ҳазор гектарро ташкил мекард. Дар натиҷаи ин қораниҳо хар сол 2,5 миллиард метри мукааб об сарфа мегардад.

Дар муаррифи имрӯза пешниҳодҳои нав ҷиҳати боз ҳам густириш додани доираи ин қор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Бахусус, бо назардошти вазии сатҳи таъминоти заминҳо бо об муайян кардани меъёри андоз барои захираҳои об ва миқдори субсидияҳои пешниҳод гардид. Масалан, хангоми ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи об дар заминҳои сарфакунандаи об дар маҷмӯъ 19 ҳазор гектарро ташкил мекард. Дар натиҷаи ин қораниҳо хар сол 2,5 миллиард метри мукааб об сарфа мегардад.

Дар муаррифи имрӯза пешниҳодҳои нав ҷиҳати боз ҳам густириш додани доираи ин қор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Бахусус, бо назардошти вазии сатҳи таъминоти заминҳо бо об муайян кардани меъёри андоз барои захираҳои об ва миқдори субсидияҳои пешниҳод гардид. Масалан, хангоми ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи об дар заминҳои сарфакунандаи об дар маҷмӯъ 19 ҳазор гектарро ташкил мекард. Дар натиҷаи ин қораниҳо хар сол 2,5 миллиард метри мукааб об сарфа мегардад.

Дар муаррифи имрӯза пешниҳодҳои нав ҷиҳати боз ҳам густириш додани доираи ин қор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Бахусус, бо назардошти вазии сатҳи таъминоти заминҳо бо об муайян кардани меъёри андоз барои захираҳои об ва миқдори субсидияҳои пешниҳод гардид. Масалан, хангоми ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи об дар заминҳои сарфакунандаи об дар маҷмӯъ 19 ҳазор гектарро ташкил мекард. Дар натиҷаи ин қораниҳо хар сол 2,5 миллиард метри мукааб об сарфа мегардад.

Дар муаррифи имрӯза пешниҳодҳои нав ҷиҳати боз ҳам густириш додани доираи ин қор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Бахусус, бо назардошти вазии сатҳи таъминоти заминҳо бо об муайян кардани меъёри андоз барои захираҳои об ва миқдори субсидияҳои пешниҳод гардид. Масалан, хангоми ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи об дар заминҳои сарфакунандаи об дар маҷмӯъ 19 ҳазор гектарро ташкил мекард. Дар натиҷаи ин қораниҳо хар сол 2,5 миллиард метри мукааб об сарфа мегардад.

Дар муаррифи имрӯза пешниҳодҳои нав ҷиҳати боз ҳам густириш додани доираи ин қор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Бахусус, бо назардошти вазии сатҳи таъминоти заминҳо бо об муайян кардани меъёри андоз барои захираҳои об ва миқдори субсидияҳои пешниҳод гардид. Масалан, хангоми ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи об дар заминҳои сарфакунандаи об дар маҷмӯъ 19 ҳазор гектарро ташкил мекард. Дар натиҷаи ин қораниҳо хар сол 2,5 миллиард метри мукааб об сарфа мегардад.

Дар муаррифи имрӯза пешниҳодҳои нав ҷиҳати боз ҳам густириш додани доираи ин қор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Бахусус, бо назардошти вазии сатҳи таъминоти заминҳо бо об муайян кардани меъёри андоз барои захираҳои об ва миқдори субсидияҳои пешниҳод гардид. Масалан, хангоми ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи об дар заминҳои сарфакунандаи об дар маҷмӯъ 19 ҳазор гектарро ташкил мекард. Дар натиҷаи ин қораниҳо хар сол 2,5 миллиард метри мукааб об сарфа мегардад.

Дар муаррифи имрӯза пешниҳодҳои нав ҷиҳати боз ҳам густириш додани доираи ин қор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Бахусус, бо назардошти вазии сатҳи таъминоти заминҳо бо об муайян кардани меъёри андоз барои захираҳои об ва миқдори субсидияҳои пешниҳод гардид. Масалан, хангоми ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи об дар заминҳои сарфакунандаи об дар маҷмӯъ 19 ҳазор гектарро ташкил мекард. Дар натиҷаи ин қораниҳо хар сол 2,5 миллиард метри мукааб об сарфа мегардад.

назорат бобати истифодаи мақсади технологияҳои сарфакунандаи об таъкид шуд. Дар заминҳои, ки технологияҳои сарфакунандаи об ҷорӣ гардида, субсидия ҷудо шудааст, истифода накардани ин технологияҳо ё қисми асосии онҳо ва обериши бо усулҳои ағнаванӣ ҳамчун истифодаи худсаронаи об арзёбӣ мегардад.

Бо мақсади пурӯзи намудани ҳифзи манфиатҳои фермерон дар ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи об, аз пардохти боҷи давлатӣ озод кардани даъво ва аризаҳои марбут ба масъалаҳои технологияҳои сарфакунандаи об, ки аз ҷониби Нозироти «СувҶжалик-назорат» ва садоратҳои минтақавӣ он ба суд тақдим мегардад, пешниҳод карда шуд.

Баланд бардоштани иқтисодии кадрҳо дар соҳа – масъалаи муҳим.

Дар муаррифи, бо назардошти таҷрибаи пешқадами хориҷӣ, дар бораи нақшаҳои ҷиҳати оморасосии мутахассисон, бозомӯзи ва баланд бардоштани ихтисоси онҳо дар самти ҷорӣ ва истифодаи технологияҳои сарфакунандаи об маълумот дода шуд. Аз ҷумла, соли ҷорӣ дар доираи лоиҳаи «Мақтаби обмонҳо» ихтисоси 10 ҳазор корманди хоҷагҳои фермерӣ тақвим дода шуда, 358 нафар корманди соҳаи хоҷагии об барои тақмили ихтисос ба хориҷаи фиристода мешавад.

Ў.А.

ШУМОРАИ ҚОРГАРОН БА 460 НАҶАР ҲОҶАД РАСИД

Ҷамъияти масъулиятш маҳдуди «NUKUS SSP TEXNOPARK», ки соли ҷорӣ дар шаҳри Нукус ба фаъолият оғоз намудааст, яке аз лоиҳаҳои ояндадор ба ҳисоб меравад.

Қорхона бо кредити имтиёзнокӣ 28,5 миллион еврои «Узмиллийбанк» технологияҳои муосири истеҳсоли ришта ва калобаро аз Чопон, Олмон, Швейтсария ва Туркия ворид кард. Ҳоло қорхонаи нав дар реҷаи санҷиши фаъолият дорад. Дар ин ҷо шабонарӯз тақрибан 150 нафар ба қор машғуланд. Пас аз бо иқтидори пурра ба қор даромадани қорхона шумораи қоргарон то 460 нафар хоҷад расид.

Ҳоло қисми асосии маҳсулоти истеҳсоли дар бозори дохилӣ ба фурӯш бароварда мешавад. Инчунин, тибқи шартномаҳо ба Русия ва Беларус маҳсулоти аввалин содир шуд. Дар оянда васеъ намудани фаъолияти қорхона ва аз риштаю калоба истеҳсол намудани матоъ, яъне газламаи тайёр ба нақша гирифта шудааст.

Дар сурат: дар ҷамъияти масъулиятш маҳдуди «NUKUS SSP TEXNOPARK»-и шаҳри Нукус.

Суратгир: М.ҲАБИБУЛЛОЕВ (Ў.А.).



ҶИСОБОТИ СОЛОНАИ ОҶОНСИИ КАДАСТР ШУНИДА ШУД

Яке аз вазифаҳои муҳими Оҷонсии кадастр ағҷом додани қораниҳои назорати замин ва кадастр мебошад. Таърике ки маълум аст, дар солҳои охир дар кишвари мо дар ин самт қорҳои назаррас ағҷом дода мешаванд. Имрӯз мушкилиҳои мисли истифодаи ғайриқонунӣ замин ё худ ба таври қонунӣ сабти ном карда нашудани замин бо як муҷричати шаҳрвандон ба оҷонсии мақсур ё Маркази хидматҳои давлатӣ ҳаллу фасл мегардад.

Дар нишати матбуоти навбатие, ки аз ҷониби Оҷонсии кадастр ва саридораи палатаи кадастри давлати шаҳри Тошканд баргузор гардид, қорҳои

ағҷомдодаи оҷонсӣ дар соли 2025 баррасӣ гардидаанд.

– Имрӯз Аҷонсии кадастр дар қорҳои назорати худ, аз қабали таъмини бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба амволи ғайриманқул, пешгирии худсарона аз ҳудуд кардани қитъаҳои замин, муайян ва бартараф кардани қонуншиканиҳои қонунгузори замин аз системаи иттилоотӣ автоматӣ «Е-уег пагоға»-и таҳиякардани агентӣ самаранок истифода мебаранд, – гуфт сардори шуъбаи саридораи Палатаи кадастрҳои давлати шаҳри Тошканд Б. Абдумаликов. – Дар натиҷаи қораниҳои назорати замин ва кадастр, ки аз ҷониби Саридораи оҷонсии кадастри

шаҳри Тошканд ва шуъбаҳои ноҳиявӣ он дар соли 2025 ағҷом дода шуданд, ошқор карда шуд, ки дар 3927 ҳолат 61,3 гектар замин худсарона аз ҳудуд карда шудааст. Шумораи бештари қонуншиканиҳои замин дар ноҳияҳои Юнусобод (дар 417 ҳолат 9,6 га.), Серғелӣ (дар 455 ҳолат 9,1 га.), Мирзо Улӯғбек (дар 392 ҳолат 5 гектар) ва Миробод (дар 375 ҳолат 1,5 га.)-и пойтахт ба қайд гирифта шудаанд.

Қормандони кадастр дар байни шаҳрвандон қорҳои фаҳмондадихори низ мебаранд, ки дар натиҷа он дар 2764 ҳолати қонуншиканиҳои 25 гектар замин ихтиёран бартараф карда шуданд.

Дар сурати сари вақт ҳал нашудани чунин қараёну ҳолатҳо, масъулони кадастр мақбур мешаванд қорҳои иловагӣ андешида, ки қадами навбатӣ ворид намудани даъво ба суд хоҷад буд.

– Имрӯз, ҳамаи хизматрасониҳо дар соҳаи кадастр тавассути Маркази хизматрасонии давлатӣ ва портали ягонаи интерактиви хизматрасонии давлатӣ (my.gov.uz) ба таври қулай ва ошқоро пешниҳод карда мешаванд. Аз ин рӯ, барои тамос рафтани ба идораҳои кадастр талаб карда намешавад, – гуфт Б. Абдумаликов. – Мо аз хар як ваҷаб замин бояд қонунӣ, оқилона ва мақсаднок

истифода барем. Дар асри технологияи муосир пинҳон доштани ҳолатҳои вайронкунии қонунҳои замин имконнопазир аст. Қонунгузори мо қорҳоеро барои худсарона аз ҳудуд кардани замин ва оғоз намудани қорҳои сохтмони ғайриқонунӣ дар он, аз ҷавобгари маъмурӣ то ҷиноӣ пешбини мекунанд. Мо аз шаҳрвандони худ хоҳиш мекунем, ки агар бо мушкилиҳои кадастр рӯ ба рӯ шаванд, на ба «миёнаравҳо», балки ба ҳафтгонаи маҳалла ё агентии хизматрасонии давлатӣ муҷричат кунанд.

Н. НОДИРОВА, хабарнигори «Овози тоҷик».

НИЗОМИ ПЕШНИҶОДИ ХИДМАТҶОИ ДАВЛАТӢ ТАШАҚҚУЛ МЕӢБАД

– Дар солҳои охир дар Ўзбекистон ислоҳоти ҷидди барои бехтар намудани сифати идоракунӣ давлатӣ ва осон кардани хизматрасонӣ ба аҳолии амали мегардад. Ҳадаф аз ин ислоҳот кам кардани расмияти зиёдатӣ, бартараф намудани бюрократизм ва бунёди низоми хизматҳои давлатӣ мебошад, ки ба манфиати инсон ниғаронида шудааст. Имрӯз мардум интизор аст, ки хизматро бе саргардонӣ, дар муҳлати қутоҳ, бо шароити қулай ва шаффоф, ҳатто аз дур (онлайн) дарёфт намояд, – гуфт замин сарвари Маркази хизматҳои давлатии ноҳияи Нуратои вилояти Навоӣ Абдуҳоллис Расулов.

– Ташаққули чунин низоми дар якҷанг самт пеш меравад, – сӯханаширо идома дод ӯ. – Инҳо: таҳмири заминаи ҳуқуқӣ, рушди инфрасохтори «Як равзана» тавассути марказҳои хизматрасонии давлатӣ, рақамизатсияи давлатӣ ва пайвасти намудани пойгоҳҳои додаҳои барои гирифтани маълумот бе талаб кардани ҳуҷҷатҳои тақрирӣ аз шаҳрванд ва баланд бардоштани фарҳанги хизматрасонӣ.

Доири марказҳои хизматрасонии давлатӣ чандин фармони қарорҳо қабул гардидааст. Яке аз санадҳои калидӣ дар ин раванд Фармони Президент аз 20 апрели соли 2022 мебошад. Ин Фармон ба содагардонии тартиби пешниҳоди хизматҳои давлатӣ, коҳиш додани монеаҳои маъмурӣ ва рушди минбаъдаи низоми миллии хизматрасонӣ равона гардидааст. Дар ҳуҷҷат вазифаҳои ҳамчун сивасати ягонаи давлатӣ муқаррар мешаванд: таҷдиди низоми меъёрҳои ҳуқуқӣ, мувофиқ гардонидани қонндаҳо ба принсипҳои маъмурияти муосир ва ташкили хизматҳо бо усули «Як равзана».

Моҳияти Фармон ва Муҷричати Президентро метавон дар чанд нуқта ҷамъбаст кард. Аввалан, ҳадаф гузошта шудааст, ки санадҳои меъёрие, ки низоми хизматрасониро танзим мекунанд, аз нав инвентаризатсия ва низоми муайян дошта бошанд, то шумора ва мураккабии онҳо кам гардад. Дуюм, дар санадҳо принсипҳои муҳиме таъкид мегардад, ки додани имконият ба муҷричаткунандаи барои ислоҳи хато дар раванди баррасӣ, пешгирии расмиятчиғии зиёдатӣ ва инчунин густириши пешниҳоди хизматҳо новобаста аз ҷойи

зист ё ҷойгиршавӣ. Сеюм, равандҳои байниидоравӣ бояд ба дараҷае ташкил шаванд, ки маълумоти дар дасти давлат мавҷуд буда, дубора аз шаҳрванд талаб карда нашавад. Ин маънои густириши маҷмӯрии рақамӣ, истифодаи платформаҳои «ҳуқуқмати электронӣ» ва стандартизатсияи таъбули маълумотро дорад. Маъз ҳамин таҷдиди замина меғузорад, ки хизматҳо аз «қоғазбозӣ» ба низоми электронӣ ва хизматрасонии босуръат гузаранд.

– Татбиқи сиёсати нав танҳо бо санадҳои ҳуқуқӣ маҳдуд намешавад. Онро инфрасохтори муассир ва муносибати хизматрасонӣ иҷро мекунанд. Дар ин ҷода марказҳои хизматрасонии давлатӣ ҷойҳои асосӣ дорад. Онҳо ба шаҳрвандон ва соҳибқорон имкон медиҳанд, ки хизматҳои гуногунро дар як нуқта, бо тартиби содда ва бо назоратпазирӣ раванд дарёфт намоянд, – меғӯяд Абдуҳоллис Расулов.

Бинои нави Маркази хизматрасонии давлатии ноҳияи Нурато соли 2019 ба истифода дода шудааст. Бино бо техникаву технологияи муосир таҷдидонида шуда, шароити имкониятҳои васеъ барои хизматрасонӣ ба аҳолии ва соҳибқоронро дорад. Дар ин равзанаҳои хизматрасонӣ, майдонча барои қудакон, то-лори интизорӣ ва ҷевони пур аз китоб барои мутолиа мавҷуд. Бинои кӯҳнаи марказ ҳамарӯз 2-3 хонача дошт. Марказ агар дар давоми соли 2018 ба 12 ҳазор нафар аҳолии ва соҳибқорон хизмат кард.

– Дар рӯйхати хизматҳои сертаълиби соли 2025, – меғӯяд ҳамсӯхбатаи мо, – чунин самтҳо бештар ба назар расидаанд: бақайдгирии молу мулки ғайриманқул ва ҳуҷҷатҳои кадастр, додани имзои электронии рақамӣ, ҷойгиркунии қудак ба муассисаҳои таълими томактабии давлатӣ, бақайдгирии субъектҳои соҳибқорӣ, муҷричатои вобаста ба нафақа ва субсидияҳо, ҳамчунин хизматҳои вобаста ба шиносномаи ва ҳаҷдатномаи ронандагӣ. Тағбиқи навбати электронӣ, пешниҳоди ариза онлайн ва имкони пайгирии ҳолати хизмат аз дур, вақт ва хароҷоти шаҳрвандро сарфа карда, шаффофиятро таъмин мекунанд.

(Давомати дар саҳ.2).

БАРҲАТТИРИИ АҲОЛӢ ВА ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ — РОҲНАМОИ ОЯНДАИ МАМЛАКАТ



Президент Ш. Мирзиёев дар видеоселектор 23 январи соли чорӣ тахти унвони «Халқи мо натиҷаҳои ислохотро, ки аз маҳалла оғоз ёфтаанд, эҳсос мекунанд» аҳамияти барӯйхаттирии аҳолии ва соҳаи кишоварзиро чунин эзоҳ додааст: «Чунин чорабиниҳои муҳим дар мамлакат мо дар 37 соли охир бори аввал гузаронида мешавад. Барӯйхаттирӣ барои муайян кардани вазъи воқеии ҳар як маҳалла ва ҳар як хонавода, дар ин асно муқаррар намудани нақшаҳои оянда ва муҳимтар аз ҳама, ба чорӣ кардани механизмҳои самарабахш, ки ба баланд бардоштани некуҳаҳолии мардум нигаронида шудаанд, хидмат мекунанд».
Ҳоло дар мамлакатамон марҳилаи аввали барӯйхаттирии аҳолии ва соҳаи кишоварзӣ поён ёфт, мо бо сардори шӯъбаи ташкил ва гузарондани қараёнҳои барӯйхаттирии Садорати статистикаи вилояти Бухоро Хусинҷон ФАТТОВЕВ вохӯрд, дар атрофи ин тадбири муҳим суҳбат ороест.

Дар бораи мазмун ва мӯҳияти барӯйхаттирии аҳолии ва соҳаи кишоварзӣ маълумот медед.

Барӯйхаттирии аҳолии ва хоҷагии қишлоқ бобати таъмини идоракунии давлатӣ, рушди иқтисодӣ ва иқтисодии мамлакат, инчунин болоравии фаровонии халқ аҳамияти ҷудогона дорад. Бо ҳамин мақсад Фармони Президент «Дар бораи барӯйхаттирии аҳолии ва хоҷагии қишлоқ дар Ҷумҳурии Ўзбекистон» аз 19 сентябри соли 2025 қабул гардида. Барӯйхаттирии аҳолии ва соҳаи кишоварзӣ яке аз тадбирҳои муҳимтарини давлатӣ дар соҳаи омор буда, он баъри муайянсозии вазъи имрӯзаи демография, қараёнҳои иқтисодӣ ва хоҷагии кишоварзӣ асоси барӯйхаттирӣ аз ҷаҳати муҳимтарини аҳолии ва соҳаи кишоварзӣ мебошад. Ин маълумот баъри муайян кардани шумора, таркиб ва ҷойгиршавии аҳолии доимӣ (муқими) ва миваққати мамлакат мебошад. Ба ин восита синну сол, ҷинс, вазъи оилавӣ, шаҳравандӣ, сатҳи маълумот, касб, бо шугл фарогирӣ, манбаи даромад, шароити зист, муҳожират барин факторҳои муҳим ба қайд гирифта мешавад. Ин маълумот баъри аниқтар омуختани сохтори иқтисодии ҷамъият,

омӯхтани эҳтиёҷоти аҳолии, инчунин баъри самаранокии таҳияи нақшаи сиёсати иқтисодӣ хидмат мекунанд. Дар қараёнҳои барӯйхаттирии аҳолии ва хоҷагии қишлоқ чун воқиди оморӣ алоҳида эътибор дода мешавад. Яъне оиди шароити манзилҳои аҳолии, миқдори ҳавлӣ, таркиби хоҷагиҳои он, сатҳи зиндагии эшон ва ғайра маълумот ҷамъ оварда мешавад. Ин бобати банақшагири, рушди додани худуд, сохтмони манзил, хидматрасони коммуналӣ, нақлиёт, низоми таълим, хифзи тандурустӣ аҳамияти муҳим дорад.

Рӯйхаттирии аҳолии ва соҳаи кишоварзӣ бо вақт, замон алоқа дорад?

Яке аз муҳимтарини ҷиҳатҳои ин тадбир ҷамъоварии маълумот дар доираи вақти муайян аст, яъне маълумоти дахлдор дар мӯҳлати кӯтоҳ ҷамъ оварда мешавад. Ин имконияти меҳнад, ки ҳолати воқеӣ ва ҳақиқати оморӣ таъмин карда шавад. Баробари ин қараёнҳои барӯйхаттирӣ хатҳои умумӣ дошта, вай барои ҳамаи аҳолии ва соҳаи кишоварзӣ маълумот пурра дахл дорад.

Маълумоти ниғаҳдорӣ маълумоти барӯйхаттирӣ чӣ гуна аст?

Дар қараёнҳои барӯйхаттирӣ маълумоти ниғаҳдорӣ дастрас шуда ба тарзи қатъӣ рӯя мебаронад. Аҳборе, ки аз ҷониби ҳар як шаҳраванд ё хоҷагии дастрас гаштааст, дар

шакли маълумоти умумигардонидашудаи оморӣ истифода бурда мешавад ва барои зараррасонӣ ба манфатҳои шахс дар баробари аҳолии татбиқ намегардад. Ин ҳолат дар баробари боварии аҳолиро ба рӯйхаттирӣ афзудан, боиси дастрасшавии маълумоти бозғамӣ мегардад.

Гуфтан ҷои аст, ки (маъмури асосии) барӯйхаттирии аҳолии ва соҳаи кишоварзӣ баъри ташаккули захираи аҳолии «Call markaz» созида ёфта. Бо иштироки раисони маҳаллаҳои шаҳру ноҳия нақшаи ташкили барӯйхаттирии аҳолии ва хоҷагии қишлоқ ташаккул ёфта, дар асоси нақша ҷадвали маълумоти ҳар як маҳалла вазъи ворид гардида. Рӯйхати ташкилоти баъзе тоифа созида шуда, шумораи қарордори ва истиқоматкунандагони онҳо муайян карда шуда, бо эшон оиди барӯйхаттирӣ семинари таъҷилӣ созида ёфта, қорҳои маънидодкунӣ суръат гирифта. Рӯйхати худуди дур ва маълумот оиди хонадонҳои онҳо таъсис ёфта. Бо мақсади сифатнок гузарондани тадбири барӯйхаттирӣ қараёнӣ тарғибот ташвиқот оғоз ёфтаанд. Дар худуди дурдари вилоят аз тарафи «Ҳафтгона»-и маҳаллаҳои онҳо қараёнҳои барӯйхаттирии аҳолии ва соҳаи кишоварзӣ 27 октябри соли гузашта оғоз ёфта дар айни замон ин қараён ба охир расидаанд.

Ин тадбир то кай ва бо чӣ гуна тарғиб мегузаранд?

Рӯйхаттирӣ то 28 феввали соли чорӣ идома меёбад. Он дар ду давра баргузор мегардад. Дар марҳилаи якум (аз 15 январ то 31 январ) шаҳравандон тавассути сайт ба тарзи онлайн аз рӯйхат мегузаранд. Марҳилаи дуюм (аз 4 феврал то 28 феввали соли чорӣ) намоёндогони ҳафтгонаи маҳалла хона ба хона гашта, аз аҳолии бевосита маълумот ҷамъ меоварад.

Онҳое, ки бо компютер қор карда наметавонанд,

Чӣ гуна онлайн аз рӯйхат мегузаранд?

Албатта ин тоифа кам нестанд, ба онҳо қордони идораи маҳалла кумак мерасонад.

Дар даври омодагии барӯйхаттирӣ дар вилоят чӣ гуна чораю тадбирҳои амалӣ шуданд?

Бо мақсади иҷрои Фармони Президент оид ба ин масъала қарори 629-уми Деветини Вазирон аз 7 сентябри соли 2025 қабул гардидааст. Бинобар ин, барои таъмин дил гузарондани тадбири барӯйхаттирии аҳолии ва соҳаи кишоварзӣ дар худуди вилоят як қатор қорҳои амалӣ шуданд. Хусусан миқдор, вакант ва планшети «Ҳафтгона»-и маҳаллаҳои аз рӯйхат гузаронанда пурра аз назорат гузаронда шуданд.

Дар Садорати статистикаи вилоят бо мақсади сифатнок гузарондани рӯйхаттирӣ қарорҳои ба саволҳои дахлдор оиди аҳолии, халқи маъсалаҳои ташкили «Call markaz» созида ёфта. Бо иштироки раисони маҳаллаҳои шаҳру ноҳия нақшаи ташкили барӯйхаттирии аҳолии ва хоҷагии қишлоқ ташаккул ёфта, дар асоси нақша ҷадвали маълумоти ҳар як маҳалла вазъи ворид гардида. Рӯйхати ташкилоти баъзе тоифа созида шуда, шумораи қарордори ва истиқоматкунандагони онҳо муайян карда шуда, бо эшон оиди барӯйхаттирӣ семинари таъҷилӣ созида ёфта, қорҳои маънидодкунӣ суръат гирифта. Рӯйхати худуди дур ва маълумот оиди хонадонҳои онҳо таъсис ёфта. Бо мақсади сифатнок гузарондани тадбири барӯйхаттирӣ қараёнӣ тарғибот ташвиқот оғоз ёфтаанд. Дар худуди дурдари вилоят аз тарафи «Ҳафтгона»-и маҳаллаҳои онҳо қараёнҳои барӯйхаттирии аҳолии ва соҳаи кишоварзӣ 27 октябри соли гузашта оғоз ёфта дар айни замон ин қараён ба охир расидаанд.

Бо мақсади оғозсозии аҳолии вилоят аз қараёнӣ

барӯйхаттирии аҳолии маъсалаҳои нақша таҳия ёфта ва бо иштироки маъсалуни дахлдор дар ширкати телевизионӣ идораи маҳалла кумак мерасонад.

«Интервю» омода ва пахш гардида. Бо мақсади қорҳои тарғиботию ташвиқоти рӯйхати намоёндогони соҳаи иқтисодӣ, олимону омузгорон тайёр карда шуда, бо онҳо алоқаи доимӣ суръат мегиранд.

Ҳоло ҳолати барӯйхаттирии аҳолии дар вилоят то охири январ чӣ гуна аст?

Чамъ дар вилоят 459254 хонадон буда, то 28 январ 290238 хонадон аз рӯйхат гузаштааст. Ин ба 63,2 фоиз баробар аст. Онҳоро, ки аз барӯйхаттирӣ тақрирӣ гузаштаанд, аз эътибор соқит намудем. Аз ҳамин сабаб натиҷа паст шуд.

Комиссияи барӯйхаттирии аҳолии ва соҳаи кишоварзӣ (24 нафар) тахти роҳбарии ҳокими вилоят (раиси комиссия) азму қушиш дорем, ки қараёнҳои рӯйхаттирӣ дар вилоят сифатнок гузаранд. Пӯшида нест, ки тоифаҳо бо андешаи афзозии андоз шумораи қорҳо, миқдори заминҳои худро кам нишон медиҳанд, баъди фаҳмидани беасосии гумонашон дубора аз рӯйхат мегузаранд. Аз ҳамин сабаб боиси ақ мӯддат ақибмонӣ тарғибот шудааст. Ба фикри мо сифат нисбати миқдор муҳимтар аст.

Суҳбатро Амрулло АБЕЗОВ, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Бухоро.

Қадамҳои рушд

ПЕШГИРИИ ҲОЛАТҲОИ ФАВҚУЛОДА: СОҲТОР РАҚАМӢ МЕГАРДАД

Офатҳои табиӣ ва техногене, ки солҳои охир дар ҷаҳон рух медиҳанд, дар ин самт ташкил кардани қараёнҳои ҳадафмандонаи профилактикӣ, омода намудани аҳолии ба ҳаракати дуруст дар ҳолатҳои фавқулода, баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаи онҳо, инчунин, чорӣ намудани технологияи муосири иттилоотӣ, робототехника ва зеҳни сунӣро тақозо менамоянд.



Ҳоло 76 фоизи ҳолатҳои фавқулода дар мамлакат ба ҳиссаи хонадонҳои аҳолии рост меояд. Ҳамчунин, 3925 маҳалла ва 79 шаҳру ноҳия ба гурӯҳи «сурх», яъне дорони эҳтимоли баланди рух додани вазъиятҳои фавқулода ва сӯхтор дохил карда шуданд.

Тақрибан 30 қорун ва санади зерқорунӣ соҳа кӯна гардидаанд. Пешгирии ҳолатҳои фавқулода ва сӯхтор танҳо дар 4 зина – ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, ноҳиявӣ (шаҳрӣ) ва дар сатҳи иншоот амалӣ гардида, дар маҳалла ва хонадонҳои аҳолии ташкили қараёнҳои бонизомии профилактикӣ роҳандозӣ намудаанд.

Ғайр аз ин, амалиёти пешгӯӣ, мониторинг ва профилактика пурра рақамӣ нагардидааст. Бобати идора ва ҳамоҳангсозии неӯро воситаҳои низ платформаи ягонаи иттилоотӣ вучуд надорад.

Низоми оғозсозии аҳолии низ зинаҳои «ҷумҳури» – маҳаллӣ – локалӣ – иншоот – ро пурра фаро нагирифтааст. Илова бар ин, 60 фоизи воситаҳои махсуси техникаи сӯхтор-ҳомӯшкунӣ ва наҷотдиҳӣ аз ҷиҳати маънавий кӯна буда, ба талаби имрӯз ҷавобгӯ нестанд.

Маҳз бо мақсади ҳалли чунин мушкилоти соҳа Фармони Президент аз 20 октябри соли 2025 «Дар бораи ба зинаи сифатан нави рушд бардоштани соҳаи хифзи бозғамӣ аҳолии ва худуд аз ҳолатҳои фавқулода» имзо гардида. Ҳадафи асосии он хифзи бозғамии мардум ва минтақаҳо дар ҳолатҳои фавқулода, роҳандозӣ намудани профилактикаи самарабахш ва механизми нави назорати давлатӣ, рақамисозӣ ва ташаккул додани таҷрибаи миллий бо назардошти таҷрибаи пешқадами хориҷӣ ва равишҳои муосири илмиву техникаи мебошад.

Дар асоси фармон ҷиҳати пешгирии саривақтии ҳолатҳои фавқулода, кам кардани зарари онҳо, роҳандозии назорати пурзӯр, чорӣ кардани зеҳни сунӣ, робототехника ва технологияҳои муосири рақамӣ дар соҳаи вазифаҳои афзалиятнок муайян гардидаанд. Инчунин, бо мақсади татбиқи қараёнҳои мушаххас, барои зина ба зина амалӣ намудани тадбирҳои профилактикӣ замнаҳои ташкили фароҳам оварда шуд.

Тасдиқи Консепсияи рушди низоми хифзи аҳолии ва минтақаҳо аз ҳолатҳои фавқулода, иборат аз 11 вазифаи асосӣ, 9 самти афзалиятнок ва 19 мақсад, инчунин, Барномаи қараёнҳои маҷмӯӣ оид ба куллани тақмили додани бахши хифзи аз ҳолатҳои фавқулода, ки барои солҳои 2025-2027 пешбинӣ шудааст, аз ин ҷумлаанд.

Боз як санади муҳими соҳа, ки пеш аз ҳама ба таъмини қардани амнияти инсон ва бехатарии иншоот дар ҳолатҳои изтирорӣ нигаронида шудааст, қарори сарвари давлат «Дар бораи қараёнҳои ташкили оид ба тақмили минбаъдаи фаъолияти мақомоти ҳолатҳои фавқулода» мебошад.

Дар асоси ин қарор, пеш аз ҳама низоми нави дар бораи Вазорати ҳолатҳои фавқулодаи Ҷумҳурии Ўзбекистон тасдиқ гардида, вазифаҳои асосии роҳбарият ва ҳайати шахсии вазорат муайян ва баъзе маъсалаҳои ҳамононд бо ҳам ҳамоҳанг карда шуданд.

Инчунин, ҷиҳати ташкили қараёнҳои мақсаднокӣ профилактикӣ дар маҳаллаҳои қараёнҳои мушаххас муайян гардидаанд. Тибқи он дар 9008 маҳалла бо ҷалб кардани профессор-устодони 24 муассисаи таълими олии ва ташкилоти илмӣ хатари сар задани ҳолатҳои фавқулода дар пояи илмиву техникаи омухта мешавад. Дар асоси натиҷаҳои индикаторҳои хатар таҳия мегардад ва аз рӯйи он маҳаллаҳо ба гурӯҳҳои «сурх», «зард» ва «сабз» ҷудо карда мешаванд. Хонаводаҳои маҳаллаҳо, ки хатари сар задани ҳолатҳои фавқулода зиёд аст

(тоифаҳои «сард» ва «сурх»), дар асоси таъмоили «хонадонбайъ» омухта шуда, барои ҳалли мушкилоти мавҷуда нақшаи қараёнҳои профилактикӣ омода мегардад. Маҳз бо мақсади таъмини ташкили босамари қори инспекторон дар бинои ҷамоати шаҳравандони маҳаллаҳо ва масканҳои хифзи ҳуқуқи тартибот хонаи хидмати «Муҳофизатчи маҳалла» ташкил карда мешавад.

Дар санади дигари муҳими соҳа – қарори Президент «Дар бораи қараёнҳои рақамисозии соҳаи хифзи аз ҳолатҳои фавқулода ва рушди фаъолияти илмӣ ва инноватсионӣ» бошад, ба маъсалаҳои рақамӣ қараёнҳои низоми хифзи аҳолии ва минтақаҳо аз ҳолатҳои фавқулода, фароҳам овардани шароити зарурӣ барои татбиқи имкониятҳои зеҳни сунӣ ва робототехника дар соҳа, созида додани заңираи ягонаи инноватсионии истеҳсоли махсусот ва хидматрасонӣ тавассути ҳамгиро намудани самтҳои таҳқиқоти илмӣ ва таҷрибавию конструкторӣ диққати махсус дода шудааст.

Бо ин қарор вазифаҳои асосии минбаъда бобати рақамисозии ҳамаҷонибаи соҳа ва рушди фаъолияти илмӣ ва инноватсионӣ муайян гардидаанд. Аз ҷумла, то 1 декабри соли 2028 тавассути чорӣ намудани технологияҳои муосири иттилоотӣ ва роҳ-ҳалҳои рақамӣ сатҳи рақамисозӣ дар фаъолияти мақомоти ҳолатҳои фавқулода ба 60 фоиз расонида шудааст.

То соли 2030 ба 30 фоиз расонидани сатҳи маҳаллисозии махсусоти воридоти зарурии садамавӣ-наҷотдиҳӣ ва техникаи сӯхтор-ҳомӯшкунӣ дар назар аст. Илова бар ин, эҷоди махсусоти инноватсионӣ, рушди қорҳои озмоишӣ-тадқиқотӣ, низоми арзбӣ мутобиқат ва экспертизаи техникаи сӯхтор дар соҳа боз ҳам тақмил дода мешавад. Бо мақсади чорӣ намудани технологияҳои зеҳни сунӣ бобати мониторинг, пешгӯӣ ва профилактикаи қорҳо, дар соҳаи инфрасохтори иттилоотӣ оғоз карда мешавад, ки аз таҳдидҳои киберӣ қорилан хифз шудааст.

Ҳамчунин, то 1 декабри соли 2026 аз ҷониби гурӯҳи байнидавлатӣ рақамӣ дар асоси талаботи ягонаи технология қорилан рақамӣ қараёнҳои соҳаи хифзи аз ҳолатҳои фавқулода муқаррар гардидааст. То 1 декабри соли 2027 бошад, беш аз 45 захира ва низоми иттилоотӣ марбут ба вазорату идораҳо ба платформаи иттилоотӣ-таҳлили Вазорати ҳолатҳои фавқулода ҳамгиро хоҳанд шуд.

Дар ин маврид боз як нуктаро мебаранд эътибор қард. Маҳз бо мақсади рушди илм ва инноватсия дар низоми, Институти илмӣ-тадқиқотӣи мушкилоти ҳолатҳои фавқулода ва амнияти сӯхтори Вазорати ҳолатҳои фавқулода ҳамчун Институти илмӣ-инноватсионӣ ва озмоишӣ-тадқиқотӣи вазорат аз нав ташкил карда шуд.

Бо як суҳан, ташаккули фарҳанги амният дар ҷомеа, баланд бардоштани ҳисси маъсӯлияти шахсии ҳар як шаҳраванд ва ҳамоҳангии амалҳо барои фароҳам овардани муҳити бехатар – қафолати асосии рушди устувор дар хифзи аҳолии ва ҳолатҳои фавқулода табиӣ ва техногенӣ мебошад.

Хуршед СОТИЕВ, муовини вазир, сарвари департаменти профилактикаи вазъиятҳои фавқулода.

НИЗОМИ ПЕШНИҲОДИ ХИДМАТҲОИ ДАВЛАТӢ ТАШАККУЛ МЕЁБАД

(Аваллаш дар саҳ. 1).

Дар Муроҷиатномаи Президент ба Олий Маҷлис ва аҳолии ҷумҳури як қатор вазифаҳои афзалиятнок зикр гардидаанд.

Дар баробари ислохоти соҳаи хидматрасонии давлатӣ, сиёсати умумии давлатӣ низ ба он равона шудааст, ки натиҷаи ислохот дар зиндагии харӯраи мардум эҳсос гардад. Дар шумораи 104-уми рӯномаи «Овози тоҷик» (27 декабри соли 2025) матни Муроҷиатномаи Президент оварда шудааст. Дар Муроҷиатнома таъкид мегардад, ки самаранокии ислохот бояд дар ҳар маҳалла, ҳар хонавода ва ҳар инсон намоён шавад ва таҷрибаи табдил додани ислохот ба натиҷаи амалӣ тақвият ёбад.

Ин паём аз нуқтаи назари хидматрасонии давлатӣ хеле муҳим аст. Низоми хидматҳо низ маҳз дар маҳалла ва оила «саңҷида» мешавад. Ҳамин тавр, муносибати «давлат бо мардум» дар хидматрасонӣ ба шакли равшан таҷассум меёбад.

Низоми муосири пешниҳоди хидматҳои давлатӣ бояд равандро барои шаҳраванд раван ва осон кунад. Одатан, шаҳраванд метавонад аз ду роҳ муроҷиат намояд: яқм, тавассути портали интерактив ва хидматҳои онлайн ва дуҷум, бо хузур дар Маркази хидматрасонии давлатӣ. Дар ҳар ду ҳолат меъёр бояд як бошад, яъне маълумоти талабшуда – ҳақди ақал, мӯҳлат – муайян, натиҷа – назоратпазир.

Технологияҳои рақамӣ дар ин чо нақши калидӣ доранд: имзони электронии рақамӣ, навбати электронӣ,

пардохтҳои онлайн, пайгирии ҳолати муроҷиат ва гирифтани ҷавоб ба таъри электронӣ. Муҳим он аст, маълумоте, ки дар пойгоҳи давлат мавҷуд аст (мисолан, маълумоти кадастр, сабти аҳолии, маълумоти андоз ва ғайра), аз шаҳраванд дубора талаб карда нашавад, балки худӣ мақомот онро бо табодули байниидоравай дастрас намояд.

Принсипҳои асосии низоми ташаккули банда чунинанд: экстерриториалӣ (хидмат новобаста аз ҷойи зист), «яқ равзана», шаффофият, баробарӣ ва эҳтироми ҳуқуқи шаҳраванд. Дар баррасии муроҷиат бояд имкони ислохоти хатоҳои техникаи пешбинӣ шаванд, то шаҳраванд ба сабаби яқ хато дар арза аз хидмат маҳрум нагардад. Ин усул, аз яқ тараф, фишори маъмуриро кам мекунанд, аз тарафи дигар, эътимоди мардумро зиёд ме-

намояд.

Бо вучуди ин ҳама пешрафт, – меғӯяд Абдуҳолис Расулов, – чанд маъсала ҳанӯз ҳам диққати ҷиддӣ талаб мекунанд. Дар баъзе минтақаҳо сатҳи дастрасӣ ба интернет ва саводнокии рақамӣ кофӣ нест. Ҳамоҳангсозии пойгоҳи додаҳо ва сифати маълумот на ҳамаеша яқсон аст, агар маълумот нодуруст ё кӯна бошад, хидмат низ суст мешавад. Фарҳанги хидматрасонӣ ва малакаи қармандон бояд ҳамқадам бо технология рушд кунад, зеро шаҳраванд на танҳо натиҷа, балки муносибати инсонӣ ва эҳтироми низ интизор аст.

Ўзбакбойи РАҲМОН, хабарнигори «Овози тоҷик».

Вилояти НАВОЙ.



Дар вилояти Андиҷон қорҳои навсозии низоми нақлиёти ҷамъияти пайваста идора доранд. Ба вилоят 40 адад электробуси муосир ва аз лиҳози экологӣ тозаи навбатӣ оварда шуд.

Дар солҳои охир дар кишварамон ба бехтар намудани сифати хидматрасонии нақлиёти ба аҳолии, роҳандозии нақлиёти ҷамъияти қулай ва бехатар таваҷҷуҳи махсус зоҳир мегардад. Бо ҳамин мақсад, дар вилояти Андиҷон низ электробусҳои насли нави тамғаи «SAMBELL», ки дар Ҷумҳурии Мардумии Чин истеҳсол шудаанд, марҳила ба марҳила чорӣ карда мешаванд.

Электробусҳои насли нави, ки ба Андиҷон оварда шудаанд, бо он фарқ мекунанд, ки ба атмосфера моддаҳои зараровар ҳиҷ намекунанд, аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок ва дар истифода хеле қулай мебошанд. Чорӣ гардидаи онҳо сифати хидматрасонии нақлиёти шаҳрӣ барои аҳолии боз ҳам бехтар хоҳад кард.

Суратгир: З. УМУРЗОҚОВ (ЎЗА).

САРҲИСОБИ САҲИФАҲОИ ЯҚ СОЛИ ПУРБОР

Дар давоми соли 2025 қариб 60 номгӯй китобҳои шоиру нависандагон ва эҷодкорон бо забони тоҷикӣ нашр шуд. Романи «Рӯзгори гузашта»-и нависандаи маҳбуб Абдулло Қодирӣ аз ҷониби адиб Юнуси Имомназар ба забони форсӣ ва «Қорҳои дунё»-и Ҷумҳурии Ҷошимов аз тарафи мутарҷим Насиба Зайниддинова ба забони тоҷикӣ тарҷума гардида. Чор нафар эҷодкори тоҷик – Бекназар Тўйназар, Дилошўб (Ҷулоӣ Ҷурабоева), Малик Кабиров ва Ҳикмат Ҳикматов узви иттифоқи нависандагон шуданд. Беш аз 15 қарабини адабиву фарҳангӣ, вохӯриҳои эҷодӣ, рӯномаи китобҳои баргузор гардида.

Дар ҷамъномаи навбатии Шўрои адабиёти тоҷик, ки дирӯз дар маҷлиси Иттифоқи нависандагони Ўзбекистон гузаронида шуд, чунин маълумот ироа гардида.

Дар қарабини, ки шоиру нависандагон, қормандони воситаҳои ахбори оммавӣ, донишҷӯни Донишгоҳи давлатии омузгорони Чирчиқ ва аҳли адаб иштирок карданд, нахуст муовини раиси иттифоқи Байрат Маҷид дар бораи ислохоти густурдае, ки тахти ташаббус ва роҳнамоии Сарвари давлат ҷиҳати рушди адабиёт, тарғиботи маънавияти маърифат, дастгирии шоиру нависандагон, баху-

сус, эҷодкорони қавон амалӣ мегардад, инчунин, роҷеъ ба саҳми Шўрои адабиёти тоҷики назди иттифоқи нависандагони Ўзбекистон Хурсав Саъдуллоҳ дар бораи қорҳои, ки тўли соли 2025 ҷиҳати густариши адабиёти тоҷик дар ҳавзаи адабии Ўзбекистон амалӣ гардидад, маълумот дод.

Соли гузаштаре дар ҳаёти адабиву фарҳангии тоҷикони Ўзбекистон метавонем чун яқ соли боборар ва

аз лиҳози ҷоги китобҳои тоҷикӣ пурбор унвон намоем, – иброз дошт Х.Саъдуллоҳ. – Дар давоми сол қариб 60 маҷмӯаи дастаҷамъиву китобҳои алоҳидаи насри, назми ва илмӣи адабии тоҷики муҳими кишвар интишор гардида. Инчунин, бахшида ба солгарди шоиру нависандагон, олимони адабиётшинос беш аз 15 қарабини фарҳангӣ, нишаста маҳфилиҳои адабӣ гузаронида шуданд. Баргӯзири ҷашни мавлудӣ қарор адиби тоҷик Бекназар Тўйназар, Паймон, Абдулло Субҳон ва Юнуси Имомназар, рӯномаи китобҳои Паймон ва Асадуллоҳ Исмоилова дар доираи «Мушоираи бародарӣ» аз ин ҷумлаанд.

Сипас, роҷеъ ба назм дар соли 2025 узви Шўрои адабиёти тоҷики назди Иттифоқи нависандагони Ўзбекистон, мудири шўбаи адабиёт ва хунари «Овози тоҷик» Абдулло Субҳон, оид ба вазъи насри бадеӣ дар тўли сол адиб Мухаммад Шодӣ маълумот доданд.

Зикр гардида, ки бо мақсади таҳкими равобити адабиёт аз тарафи Маркази милли-фарҳангии тоҷикони Ўзбекистон маҷмӯаи шеърҳои Шои-

ри халқии Тоҷикистон Фарзона бо номи «Саҳарнам» рӯйи ҷопро дид. Чилди дуҷуми «Девон»-и Паймон тахти сарпарастии Иттифоқи нависандагони Ўзбекистон нашр шуд. Дар маҷаллаи адабӣ, илмӣ ва фарҳангии «Дурдонаи Шарқ» тахти рӯкҳои «Шоирони мо» ва «Адибони мо» шарҳи ҳол ва намунаҳои эҷодӣ чанд тан аз шоиру нависандагони миваққати кишвар рӯйи ҷоп омад. Илова бар ин, китобҳои яқ қатор эҷодкорони кишварамон, аз ҷумла Қоршанбеи Деҳнавий («Яке аз ҳазорон»), Мухаммад Шодӣ («Аз Рӯдаки то Фарзона»), Дилошўб («Паёми меҳр»), Ҷаъфар Мухаммад («Мўяи Омуя»), Илҳоми Насафӣ («Яқ қорфила шеър») дар Тоҷикистону Эрон низ интишор шуданд.

Иштирокдорон ҳамзамон аз рӯйи вусъат додани фаъолияти шўро, роҳандозии таҷрибаи тарҷумани асарҳои эҷодкорони тоҷик ба забони ўзбекӣ, ҷалби мунаққидон ва адабиётшиносон ба нақди адабӣ, надири антологияи наср ва назми шоирону нависандагони тоҷики ҳавза ва ғайра пешниҳодҳои худро ба миён гузаштанд.

Муҳбири рӯнома.

Соли рушди маҳалла ва пешрафти ҷамъият

Дилмурод САЙИДҚУЛОВ:

«ТО ТАВОНИ, ДҶУСТОНРО ГҶМ МАКУН...»

Мурочиатномаи пурмазун ва пурмухтавои сарвари давлатом ба Олий Маҷлис ва халқи Ўзбекистон ҳуҷҷати муҳими сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ буда, самтҳои рушди давлат ва ҷомеаро муайян мекунад. «Соли рушди маҳалла ва пешрафти ҷамъият» эълон шудани сол на танҳо иқдоми рамзӣ, балки боз барномаи амал ба фаровонҳолӣ ҳаёти мардум равона гардидааст.

Дар Мурочиатнома гуфта мешавад, ки аз ибтидои соли нав дар маҳаллаҳо муаммоҳои вобаста ба оби ошомидани, нерӯи барқ, тиббиёт, роҳ, кӯдакгон ва ғайра ҳаллу фасл хоҳанд шуд.

Бобати ҳалли ин масъалаҳо ҳамчун таҷриба аз ҳар вилоят ду-се ноҳия интихоб карда шуданд. Аз ҷумла ин таҷриба дар ноҳияи Ургути вилояти Самарқанд оғоз ёфт. Дар ноҳия барои 100 ҳазор аҳоли эҷодаҳои замонавӣ бунёд мегардад, ба ин мақсад 544 миллиард сӯм маблағ ҷудо карда шудааст.

Сӯҳбати мо бо ҳокими он Дилмурод САЙИДҚУЛОВ оид ба ин масъала буд.

– Ноҳияи мо дар бағали кӯҳистони Зарафшон ҷойгир буда, 116 маҳалла дорад.

Танҳо соли гузашта 96 қабули сайёр ба вуқӯъ пайваста, ки дар он якҷо бо ман сардори садорати корҳои дохилӣ М. Кӯзиёв, прокурор И. Мустанов, мудири қабулхонаи халқӣ А.Чориев ва дигар шахсон масъул ширкат варзиданд. Аз ҷониби шахсон ҷисмонӣ ва ҳуқуқӣ 1918 мурочиати ҳатти ва шифоӣ расид. 1161 мурочиат ба таври мусбат ҳалли худро ёфт. Ба 498 пурсиш маслиҳати ҳуқуқӣ ва ба 15-тои он ҷавобҳои рад дода шуданд. Вале бинобар бепарвой ва беъэтиҳӣ 22 шикоят ариза бе ҷавоб монданд. Барои ин шахсон масъул ҷазои интизомӣ ва маъмурий гирифтанд.

– Дилмурод Бостонович, мазмуни мундариҷаи ариза ва шикоятҳои мардум асосан аз чӣ иборатанд?

– Таъминот бо сӯзишвори дар зимистон, норасоии обу барқ, газӣ табиӣ ва албатта, таъмири тармими хушсифати роҳу кӯчаҳо, дастгирии корҷалолону тадбиркорон, кумаку ёрии бегаразона ба оилаҳои муҳтоҷу камбизоат ва ғайра муҳтаво асосии шикоят аризаҳо мебошанд.

Ба мо — ҳокимони ноҳияҳо иҷозат дода шуд, ки маблағҳои аз ҳисоби ихтисор намунаи штаҳои бесамар ва тасдиқдор ба дастомадаро барои ҳаллу фасли муаммоҳои ҷиддӣ истифода барем. Агар райони ҳар як маҳалла, ёварони ҳоким ва корманди бонкӣ лоиҳа таҳия ва оро асоснок карда тавонанд, соҳиби маблағи зарурӣ мешаванд.

Боз як омил асосии рушди маҳалла, ин иштироки фаъоли сокинон аст. Ташилии шӯроҳои маҳаллӣ, баргузори

тан, манфиати халқомон мебошад. Соли 2018 дар таърихи муносибати ҳуқуқонии халқҳои ўзбеки тоҷик саҳифаи нав боз шуд, ки бо хати заррин сабт хоҳад ёфт. Аз ҷумла гузаргоҳи Чартеппа — Саразм кушода шуд. Ин рӯзҳои некро шахрвандони ҳар ду кишвар соҳиби тўлони мунтазир буданд. Ҳамаи ин муносибати некро созанда, бешак бо ибтиқори дурандешӣ ва ҷасорату матонати президентҳои ду мамлакат роҳандозӣ шуданд. Алҳол ду халқи дӯсту бародар аз ин гузаргоҳ истифода мекунанд. Боиси хушнудист, ки барои мушоират ва рафту омади озодонаи шахрвандони ҳар ду кишвар ҷиҳати дидорбинии хешу табор, ёру дӯстон ва саёҳату тичорат, иштирок дар анҷуманҳои гуногун, тўю маърақаҳо шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Шахсан худ чандин маротиба ба шаҳри зобову пурҷозибии Панҷакенти қухан сафар карда, бо шаҳрдори он, марди дурандеш Абдулхалиқ Холиқзода сӯҳбатҳои самимӣ доштам.

Яке аз ҷашнҳои бузургони Наврӯзи оламафруз аст. Мо ин ҷашни бузургоро якҷо ва бо меҳр ҷашн мегирем. Зеро дар байни халқҳои муносибати маросимҳо, созу навоҳо муштараканд. Мақсади асосии мо мустаҷам намунаи ин дӯстии азалии буду ҳаст. Шоири тоҷик Мирзо Турсунзода хеле дуруст фармудааст:

*То тавонӣ дӯстонро гӯм мақун,
Дӯстони меҳробонро гӯм мақун!*

– Ноҳияи Ургути бо шаҳри Панҷакент ҳамчун буда, гузаргоҳи Чартеппа — Саразм дар худди шумо ҷойгир шудааст. Хуб мешуд оид ба риштаҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ низ ҳафт мезадед.

– Президенти мамлакат дар Мурочиатнома таъкид намуданд, ки қатъӣ назар аз миллат, забон ва дин ғояи бузург ҳаст, ки он тамоми мардуми моро муттаҳид мекунад. Ин манфиати Ва-

воҳуриҳо, ҳашарҳои вобаста ба ободонкунӣ ва иқдоми ихтиёрӣ ҳисси масъулият ва ҳамбастагиро таъкият мебахшанд. Вақте шахрвандон дар қабули қарорҳо саҳм мегиранд, эътиҳодшон меафзояд, мушкيلات аз тариқи ҳамдигарфаҳмӣ ҳаллу фасл мешаванд.

Бад-ин тартиб соли гузашта дар ноҳия 270 километр роҳ таъмиру тарми мим ва мумфарш гардида, 16,2 километр нили оби ошомидани қашида шуданд, 21 трансформатори кӯҳна ба нав иваз ва дар 52 километр масофа симчӯбҳои бетонӣ бардошта шуданд, таъминот бо нерӯи барқ беҳтар гардид. Инчунин аз ҳисоби маблағҳои бучавӣ ва соҳибкорӣ биноҳои хушсохту замонавӣ ду мактаби нав, се кӯдакгон, даҳҳо мағоза, нуктаҳои фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ, гӯшт, мурғ ва ошонаҳо сохта шуданд. Алҳол дар саросари кишвар озмуни «Беҳтарин маҳаллаи андозсупор» роҳандозӣ мешавад, ки барои афзоиши фаъолияти иқтисодии маҳаллӣ ва боз ҳам беҳтар намунаи симои маҳаллаҳои имконияти иловагӣ фароҳам меоварад. Солҳои охир дар низоми маҳалла тағйироти ҷиддӣ амалӣ шуданд, ки ба роҳандозии доимӣ «кор бо аҳоли» хидмат хоҳад кард.

– Ноҳияи Ургути бо шаҳри Панҷакент ҳамчун буда, гузаргоҳи Чартеппа — Саразм дар худди шумо ҷойгир шудааст. Хуб мешуд оид ба риштаҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ низ ҳафт мезадед.

– Президенти мамлакат дар Мурочиатнома таъкид намуданд, ки қатъӣ назар аз миллат, забон ва дин ғояи бузург ҳаст, ки он тамоми мардуми моро муттаҳид мекунад. Ин манфиати Ва-

воҳуриҳо, ҳашарҳои вобаста ба ободонкунӣ ва иқдоми ихтиёрӣ ҳисси масъулият ва ҳамбастагиро таъкият мебахшанд. Вақте шахрвандон дар қабули қарорҳо саҳм мегиранд, эътиҳодшон меафзояд, мушкيلات аз тариқи ҳамдигарфаҳмӣ ҳаллу фасл мешаванд.

Бад-ин тартиб соли гузашта дар ноҳия 270 километр роҳ таъмиру тарми мим ва мумфарш гардида, 16,2 километр нили оби ошомидани қашида шуданд, 21 трансформатори кӯҳна ба нав иваз ва дар 52 километр масофа симчӯбҳои бетонӣ бардошта шуданд, таъминот бо нерӯи барқ беҳтар гардид. Инчунин аз ҳисоби маблағҳои бучавӣ ва соҳибкорӣ биноҳои хушсохту замонавӣ ду мактаби нав, се кӯдакгон, даҳҳо мағоза, нуктаҳои фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ, гӯшт, мурғ ва ошонаҳо сохта шуданд. Алҳол дар саросари кишвар озмуни «Беҳтарин маҳаллаи андозсупор» роҳандозӣ мешавад, ки барои афзоиши фаъолияти иқтисодии маҳаллӣ ва боз ҳам беҳтар намунаи симои маҳаллаҳои имконияти иловагӣ фароҳам меоварад. Солҳои охир дар низоми маҳалла тағйироти ҷиддӣ амалӣ шуданд, ки ба роҳандозии доимӣ «кор бо аҳоли» хидмат хоҳад кард.

– Ноҳияи Ургути бо шаҳри Панҷакент ҳамчун буда, гузаргоҳи Чартеппа — Саразм дар худди шумо ҷойгир шудааст. Хуб мешуд оид ба риштаҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ низ ҳафт мезадед.

– Президенти мамлакат дар Мурочиатнома таъкид намуданд, ки қатъӣ назар аз миллат, забон ва дин ғояи бузург ҳаст, ки он тамоми мардуми моро муттаҳид мекунад. Ин манфиати Ва-

воҳуриҳо, ҳашарҳои вобаста ба ободонкунӣ ва иқдоми ихтиёрӣ ҳисси масъулият ва ҳамбастагиро таъкият мебахшанд. Вақте шахрвандон дар қабули қарорҳо саҳм мегиранд, эътиҳодшон меафзояд, мушкيلات аз тариқи ҳамдигарфаҳмӣ ҳаллу фасл мешаванд.

Бад-ин тартиб соли гузашта дар ноҳия 270 километр роҳ таъмиру тарми мим ва мумфарш гардида, 16,2 километр нили оби ошомидани қашида шуданд, 21 трансформатори кӯҳна ба нав иваз ва дар 52 километр масофа симчӯбҳои бетонӣ бардошта шуданд, таъминот бо нерӯи барқ беҳтар гардид. Инчунин аз ҳисоби маблағҳои бучавӣ ва соҳибкорӣ биноҳои хушсохту замонавӣ ду мактаби нав, се кӯдакгон, даҳҳо мағоза, нуктаҳои фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ, гӯшт, мурғ ва ошонаҳо сохта шуданд. Алҳол дар саросари кишвар озмуни «Беҳтарин маҳаллаи андозсупор» роҳандозӣ мешавад, ки барои афзоиши фаъолияти иқтисодии маҳаллӣ ва боз ҳам беҳтар намунаи симои маҳаллаҳои имконияти иловагӣ фароҳам меоварад. Солҳои охир дар низоми маҳалла тағйироти ҷиддӣ амалӣ шуданд, ки ба роҳандозии доимӣ «кор бо аҳоли» хидмат хоҳад кард.

– Ноҳияи Ургути бо шаҳри Панҷакент ҳамчун буда, гузаргоҳи Чартеппа — Саразм дар худди шумо ҷойгир шудааст. Хуб мешуд оид ба риштаҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ низ ҳафт мезадед.

– Президенти мамлакат дар Мурочиатнома таъкид намуданд, ки қатъӣ назар аз миллат, забон ва дин ғояи бузург ҳаст, ки он тамоми мардуми моро муттаҳид мекунад. Ин манфиати Ва-

воҳуриҳо, ҳашарҳои вобаста ба ободонкунӣ ва иқдоми ихтиёрӣ ҳисси масъулият ва ҳамбастагиро таъкият мебахшанд. Вақте шахрвандон дар қабули қарорҳо саҳм мегиранд, эътиҳодшон меафзояд, мушкيلات аз тариқи ҳамдигарфаҳмӣ ҳаллу фасл мешаванд.

Бад-ин тартиб соли гузашта дар ноҳия 270 километр роҳ таъмиру тарми мим ва мумфарш гардида, 16,2 километр нили оби ошомидани қашида шуданд, 21 трансформатори кӯҳна ба нав иваз ва дар 52 километр масофа симчӯбҳои бетонӣ бардошта шуданд, таъминот бо нерӯи барқ беҳтар гардид. Инчунин аз ҳисоби маблағҳои бучавӣ ва соҳибкорӣ биноҳои хушсохту замонавӣ ду мактаби нав, се кӯдакгон, даҳҳо мағоза, нуктаҳои фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ, гӯшт, мурғ ва ошонаҳо сохта шуданд. Алҳол дар саросари кишвар озмуни «Беҳтарин маҳаллаи андозсупор» роҳандозӣ мешавад, ки барои афзоиши фаъолияти иқтисодии маҳаллӣ ва боз ҳам беҳтар намунаи симои маҳаллаҳои имконияти иловагӣ фароҳам меоварад. Солҳои охир дар низоми маҳалла тағйироти ҷиддӣ амалӣ шуданд, ки ба роҳандозии доимӣ «кор бо аҳоли» хидмат хоҳад кард.

– Ноҳияи Ургути бо шаҳри Панҷакент ҳамчун буда, гузаргоҳи Чартеппа — Саразм дар худди шумо ҷойгир шудааст. Хуб мешуд оид ба риштаҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ низ ҳафт мезадед.

– Президенти мамлакат дар Мурочиатнома таъкид намуданд, ки қатъӣ назар аз миллат, забон ва дин ғояи бузург ҳаст, ки он тамоми мардуми моро муттаҳид мекунад. Ин манфиати Ва-

воҳуриҳо, ҳашарҳои вобаста ба ободонкунӣ ва иқдоми ихтиёрӣ ҳисси масъулият ва ҳамбастагиро таъкият мебахшанд. Вақте шахрвандон дар қабули қарорҳо саҳм мегиранд, эътиҳодшон меафзояд, мушкيلات аз тариқи ҳамдигарфаҳмӣ ҳаллу фасл мешаванд.

Бад-ин тартиб соли гузашта дар ноҳия 270 километр роҳ таъмиру тарми мим ва мумфарш гардида, 16,2 километр нили оби ошомидани қашида шуданд, 21 трансформатори кӯҳна ба нав иваз ва дар 52 километр масофа симчӯбҳои бетонӣ бардошта шуданд, таъминот бо нерӯи барқ беҳтар гардид. Инчунин аз ҳисоби маблағҳои бучавӣ ва соҳибкорӣ биноҳои хушсохту замонавӣ ду мактаби нав, се кӯдакгон, даҳҳо мағоза, нуктаҳои фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ, гӯшт, мурғ ва ошонаҳо сохта шуданд. Алҳол дар саросари кишвар озмуни «Беҳтарин маҳаллаи андозсупор» роҳандозӣ мешавад, ки барои афзоиши фаъолияти иқтисодии маҳаллӣ ва боз ҳам беҳтар намунаи симои маҳаллаҳои имконияти иловагӣ фароҳам меоварад. Солҳои охир дар низоми маҳалла тағйироти ҷиддӣ амалӣ шуданд, ки ба роҳандозии доимӣ «кор бо аҳоли» хидмат хоҳад кард.

– Ноҳияи Ургути бо шаҳри Панҷакент ҳамчун буда, гузаргоҳи Чартеппа — Саразм дар худди шумо ҷойгир шудааст. Хуб мешуд оид ба риштаҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ низ ҳафт мезадед.

– Президенти мамлакат дар Мурочиатнома таъкид намуданд, ки қатъӣ назар аз миллат, забон ва дин ғояи бузург ҳаст, ки он тамоми мардуми моро муттаҳид мекунад. Ин манфиати Ва-

воҳуриҳо, ҳашарҳои вобаста ба ободонкунӣ ва иқдоми ихтиёрӣ ҳисси масъулият ва ҳамбастагиро таъкият мебахшанд. Вақте шахрвандон дар қабули қарорҳо саҳм мегиранд, эътиҳодшон меафзояд, мушкيلات аз тариқи ҳамдигарфаҳмӣ ҳаллу фасл мешаванд.

Бад-ин тартиб соли гузашта дар ноҳия 270 километр роҳ таъмиру тарми мим ва мумфарш гардида, 16,2 километр нили оби ошомидани қашида шуданд, 21 трансформатори кӯҳна ба нав иваз ва дар 52 километр масофа симчӯбҳои бетонӣ бардошта шуданд, таъминот бо нерӯи барқ беҳтар гардид. Инчунин аз ҳисоби маблағҳои бучавӣ ва соҳибкорӣ биноҳои хушсохту замонавӣ ду мактаби нав, се кӯдакгон, даҳҳо мағоза, нуктаҳои фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ, гӯшт, мурғ ва ошонаҳо сохта шуданд. Алҳол дар саросари кишвар озмуни «Беҳтарин маҳаллаи андозсупор» роҳандозӣ мешавад, ки барои афзоиши фаъолияти иқтисодии маҳаллӣ ва боз ҳам беҳтар намунаи симои маҳаллаҳои имконияти иловагӣ фароҳам меоварад. Солҳои охир дар низоми маҳалла тағйироти ҷиддӣ амалӣ шуданд, ки ба роҳандозии доимӣ «кор бо аҳоли» хидмат хоҳад кард.

– Ноҳияи Ургути бо шаҳри Панҷакент ҳамчун буда, гузаргоҳи Чартеппа — Саразм дар худди шумо ҷойгир шудааст. Хуб мешуд оид ба риштаҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ низ ҳафт мезадед.

– Президенти мамлакат дар Мурочиатнома таъкид намуданд, ки қатъӣ назар аз миллат, забон ва дин ғояи бузург ҳаст, ки он тамоми мардуми моро муттаҳид мекунад. Ин манфиати Ва-

НОДИРАЕ, КИ МАН ШИНОХТАМ..

Нодираи Маъруф (Отахонова). Ин ном дар ҷаҳони орзуву ормонҳои ман чун гавҳаре тобнок аст. Чунки бо соҳиби ин номи зебои шоирона замоне ошно шудам, ки навраси дабиристон будам, дили оинавор доштам, аз неку бади ҷаҳон хабаре надоштам ва тоза шеърҳои камрангу ҳаваскорона менавиштам. Ба ҷаҳон фарёд задани мешудам, ки ман менависам, садое дар гулӯям ҳаст, ки бояд ба фарёд табдил ёбад. Бо оташи баланди ҳавас назмгунаҳои худро дар дафтаре навишта, пеши ин бону мекӯрданд. Ва дар сӯҳбати ботамкинаши нишаста, оромии меёфтам, забонаи оташи ҳавас кам-кам паст мегардид. Эҳсос мекардам, ки аз ман то шоирӣ ҳазорон фарсах аст.

Дафтари кӯчаки қориаш дар идораи ҳафтаномаи «Овози Тоҷик» (ҳоло «Набзи Деваштич») дар маркази шаҳраки Гончи хеле хоксорона ва муқаррарӣ буд. Мизу курсиҳои замони шуравӣ, дуртар аз ӯ мошини ҷаҳони пеш, коғазҳои вижаи ҷопи газета: баъзеҳо наву хокистарӣ, баъзеҳо кайҳо ранги зард ба худ гирифта. Дар болои мизаш ҷойикчаи хурди оҳанӣ ҳам меистод, ки нақшу нигор дошт. Аз тирезаи кӯча камубеш нури офтоб медаромад.

Аммо аз ин фазои одӣ ранги муҳаббатро мушоҳида кардан имкон дошт, аз ҷойикчаи пайлаш нақшаи шеърӯ сӯхан метаровид. Бо шавб ба ин манзили умед меомедам. Каме ҷиддӣ менамуд, ҷашонаш хуш дошт ва қариб, ки намехандид. Бо ҳампешагон ҳам чанд ҷумлаи қориро зуд-зуд радду бадал мекарду боз хомӯш меконд. Агар Эгамназар, рӯзноманигори номашини вилояти Суғд, воридаи дафтари қорӣ вай шавуад ягон лутфе фармояд, табассум дар лабонаш чун шарора менамуду зуд нопадид мешуд.

Мани саргарм бо ҳавасу кайфияти эҷод аз кӯчи медонистам, ки чони нахиви Нодирабону ҳам замоне мисли чони ман саршор аз оташи шаву завқ будааст. Замоне ӯ ҳам орзуи паймуду кӯчу кӯталҳои баланди СҶХА-ро доштааст. Аммо зиндагии ҷарроқи камраҳам ба оташи дили нозуки хаёлпардозаш оби сард задааст.

Як бор шодмони ҳақиқии муаллимаи арҷмандаро дида будам. Он ҳам паёми пирузии дуктаронашон дар қадом як озмуне буд ва аксаш дар рӯзнома чоп шуда буд. Хабарӣ пирузии ӯро ба ман мегуфтанду дар ҷашмонашон шарораи умеду шодӣ намоеён мешуд.



Қариб буд, ки акси дуктарашонро аз саҳифаи рӯзнома бӯсанд, бо хумору муҳаббати модарӣ...

Баъди ислоҳу таҳрири нозуку муҳими Нодирабону шеърҳои ман рангу бӯ пайдо мекарданд, низои меёфтанд ва баъзе намунаҳои хубаш дар «Овози Гончи» чоп мешуданд. Ханӯз ҳам ман будаму ҳавасҳо, ман будаму гурури наҷавонӣ. Бо ҳамин хонандаи синфҳои болоӣ шудаю ба доми ишқ афтодем ва дере нагузашта омадем ба Душанбе, барои таҳсил. Ва дур шудам аз ҳама азисоне, ки аз болҳои қавияшон паре маро додаву боли маро сохтаанд, то парвозӣ шавам.

Гузашти вақт гузашти барқро меконд. Бинед, ки гӯе дар як ҷашм задан, муаллимаи азизам, устоди нахустини ман дар шеър Нодирабону ба баҳори панҷоҳ расидаанд. Ин паёмро ин суғҳ дониستم сари коғаз нишастам, гирифтам хомаро ва навиштам ин номаро. Ин номаро бо пари кабулар ва рангҳои хотираҳои ширин менависам:

Салому дурад бар Шуморо омӯзгори азизам! Иҷозат диҳед, Шуморо шаҳиди майдони зиндагӣ бинамом. Ва ин шайхонро нис бар Шумо хучастабод бигӯям! Дуоҳоятон бо ман аст. Аммо имрӯзо ба ниҳонхонаи чони Шумо роҳат ёфтаву хис мекунам, ки Шумо то расидан ба имрӯзи пируз ҳазорон-ҳазор ишқ, умед, бовар, орзу, шеър, тарона, рақс, ханда, табассум ва гулҷини вожаҳоро дар чони худ афрузад ва ҳам саодати азисони худро бинед. Бовар дорам ва дилам рӯшан аст, ки фарзандони хучастаболу ҳамоюнфолӣ Шумо, рақс, ханда, табассум ва гулҷини вожаҳоро дар чони худ афрузад ва ҳам саодати азисони худро бинед. Ояндаи ман ва дилам рӯшан аст, ки фарзандони хучастаболу ҳамоюнфолӣ Шумо, рақс, ханда, табассум ва гулҷини вожаҳоро дар чони худ афрузад ва ҳам саодати азисони худро бинед.

дар сӯҳбати худ назди оина шояд сардо бор бо зиндагӣ қандорумарез шартномаи додугирифт бастанд, ки «Эй зиндагӣ! Ишқ, умед, бовар, орзу, шеър, тарона, рақс, ханда, табассум ва гулҷини вожаҳоро аз ман бигир, қиматтарин шохвори одамм — Вақтро, Умро бигир, аммо барои фарзандонам бахт ва умри дароз ато намол!»

Шумо чун фарзанди шоистаи падари худ Маъруф Отахонова — Журналисти шоистаи Ўзбекистон, ки солҳои мадид дар рӯзномаи «Овози тоҷик» ҳамаҷашидааст, дарвоқеъ шумо ҳам, ки аз мактаби ин рӯзномаи овоздор чанд соли сабақ бардоштаед, ба қаламу адабиёт содиқ ҳастед.

Ва як гиреҳро боз намоям, то доништа шавад, ки барои расидан ба қуллайи мақсуд басте касоне дастони мубораки хешро зина мекунанд, ки фаромӯш набояд кунем. Фидои дастони қалам-кашӯ аламқашӣ Шумо шавам, ки чанде пеш як хоҷаи Шуморо натавонистам иҷро намоям. Дар ин қадар соли робитаҳои рӯҳониву шеърӣ ҳамагӣ як хоҳиш намудед, аммо боз ман сарвақти Шумо нарасидам. Ба шеърҳои Шумо қалам назадам. Охир, чӣ гуна ба шеърҳои Шумо, вожаҳои нағзи Шумо, ки хуни Шумоянд, қалам бизанам, ман он шогирдаки дируза имрӯз чӣ сон сарвадоҳи устодаро тахир намоям?

Шумо нағанавису нағзбинед, бо ин ҳама дар кӯтоҳтарин фурсат, бо каме бехтар шудани ваъи ситиҳати падарам ҳатман хоҳиши Шуморо иҷро хоҳам кард.

Дар ин рӯзи пируз аз дуриҳо паём мефиристам ба номи некотон.

Ман ҳам дуои сабзе хоҳам кард, то он ки замони шартномаи вазнини Шумо бо Зиндагӣ тамдид набад ва пас аз ин, барои худатон ҳам зиндагӣ намоед. Ишқ, умед, бовар, орзу, шеър, тарона, рақс, ханда, табассум ва гулҷини вожаҳоро дар чони худ афрузад ва ҳам саодати азисони худро бинед.

Бовар дорам ва дилам рӯшан аст, ки фарзандони хучастаболу ҳамоюнфолӣ Шумо, рақс, ханда, табассум ва гулҷини вожаҳоро дар чони худ афрузад ва ҳам саодати азисони худро бинед. Ояндаи ман ва дилам рӯшан аст, ки фарзандони хучастаболу ҳамоюнфолӣ Шумо, рақс, ханда, табассум ва гулҷини вожаҳоро дар чони худ афрузад ва ҳам саодати азисони худро бинед.

Бозургмехри БАҲОДУР, узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон.

Иҷрои барнома — дар амал

ЛОИҲАҲОИ НАВИ САЙЁҲӢ

Дар доираи барномаи ноҳияи намунавӣ «Дар симои Ўзбекистони Нав» дар минтақаҳо, ки шомили ин барномаанд, корҳои васеъмиқёси азнавсозиву ободонгардонӣ ба нақша гирифта шудаанд.

Норин ноҳияи қадимтарини вилояти Намангон ба шумор меравад. Дар он баробари самтҳои дигар соҳаи хидматрасонӣ ва сайёҳӣ низ рушд кардааст.

Аз ҷумла, дар маҳаллаи Чӯча, ки дар соҳили рӯди Норин ҷойгир шудааст, дар масоҳати 2,6 километр маҷмааи сайёҳии соҳилӣ сохта мешавад.

Ба наздикӣ ҳокими вилоят Шавкатҷон Абдуразақов бо лоиҳаи нави иншоот шинос шуд ва супориш дод, ки бояд корҳои амалӣ тақвим дода, маҷмуи замонавӣ сайёҳии соҳилӣ бунёд шавад.

Дар ду шафати асосии аз деҳаи Чӯча то шаҳри Ҳаққулобод даҳо нуктаи савдои моҳӣ фаъолият доранд. Вале шароити онҳо ба талаби замони ҷавобгӯ нест. Ҳоким изҳор дошт, ки бояд барои фурушандагону харидорон низ шароити хуб офарида шаванд. Дар қараёни шиносӣ бо ин масъала диққати махсус дода шуд.

Зиёратгоҳи «Булоқли мазор» ҳам аз ҷумлаи мавзӯҳои сайёҳӣ ба шумор меравад. Хусусан, дар мавсимҳои тобистон ба ин ҷо микдори зиёратчиён меафзояд. Аммо шароит ба талаби замони мувофиқ нест.

Роҳбари вилоят супориш дод, ки барои рушди сайёҳии дохилӣ бояд, пеш аз ҳама, лоиҳаҳои нави замонавӣ таҳия ва шароити имкониятҳои замонавӣ фароҳам оварда шаванд.


Дар маҳаллаи «Намангони Нав» низ дар доираи барномаи мазкур корҳои асосӣ сохтмон ва ободонӣ анҷом дода мешаванд. Ҳоким аз ин маҳалла ҳам боздид карда, бо рафти корҳои амалӣ шинос гардид ва ба мутасаддиён вазифа дод, ки корҳоро сари вақт ва бо

сифат ба анҷом расонанд. Дар маҷлисгоҳи ҳокимияти ноҳияи ҳокими он Чӯрабек Нурматов барномаи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ минтақаро дар соли 2026 пешниҳод карда, дар бораи ҳар як лоиҳа, ки дар доираи барномаи ноҳияи намунавӣ «Дар симои Ўзбекистони Нав» амалӣ карда мешавад, маълумот дод. Иштирокдорон инчунин бо лоиҳаҳо дар доираи барномаи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ минтақа муфассал шинос шуданд.

Ҳокими вилоят изҳор дошт, ки дар доираи барнома барои ноҳияи 100 миллиард сӯм ҷудо шудааст, ин маблағ бояд самара бахшад ва мувофиқи мақсад истифода шавад. Ҳамаҷунан ба пешниҳодҳои фаъолон ва вакилони ноҳияро бинобар пурра татбиқ кардани лоиҳаҳо шунид.


Чунин корҳои амалӣ дар ноҳияи Косонсой низ оғоз ёфтаанд. Дар ҳар ду соҳили рӯди Косонсой корҳои ободонсозиву азнавсозии калонҳаҷм амалӣ мешаванд. Шавкатҷон Абдуразақов ба мақсади шиносӣ бо рафти корҳо ба ин ноҳия низ рафт.

Дар маҳаллаи «Чорбоғ», дар масофаи 6 километри ду тарафи соҳили рӯд корҳои бетонрезӣ — мустаҳкамкунии соҳил, сохтмони пайроҳаҳои сайёҳӣ, ободонгардониву кабудизоркунӣ ва роҳи махсус барои велосипедорон ва нақша гирифта шудаанд. Ҳоким, ханӯз бо корҳо шинос шудан, доир ба аҳамияти инкишофи инфрасохтори ноҳия, барои аҳолии ва сайёҳони фароҳам овардани шароитҳои мусоид ва муҳити беҳавфу хатар мулоҳиза ва тавсияҳои худро баён кард. Ҷо ба масъулони таъкид намуд, ки корҳои сохтмон-



ро дар асоси лоиҳа-ҳуҷҷатҳои тасдиқшуда, дар пояи талаботи меъёрҳои давлатӣ ва муддатҳои пешбинишуда иҷро кунанд.

Бахши ноҳиявии Осорхонаи давлатии таърихи маданияти вилоят аз масканҳои муҳими омӯзиши таърихӣ фарҳанги ганиву қадимӣ ба ҳисоб меравад. Ҳоким бо шароит



Дар мавзӯи ахлоқ

МАЎЗОР ИН ДУ КАСРО, ЭЙ БАРОДАР!

Намак дар комхо ширинтар аз шаҳду
шакар гардад,
Чигарҳо хун шавад то як писар мисли
падар гардад.
Падар аз шавқи дил дар кӯдакӣ дасти
писар гирад,
Ба умед, ки дар пири писар дасти падар
гирад.

Оре, шоири хирадманд Асирӣ орзуи умеди волидонро бисёр хуб инъикос намудааст. Ҳар як падару модар бо умеди орзуҳо, бо азобу машаққат фарзандро тарбия мекунанд, шабҳои дароз дар назди гаҳвораи ӯ бедорҳои мекашад. Ҳар гоҳ, ки фарзанд бемор гардад, падару модар захираҳои дарди ӯро дар дил мекашанд, ғам меҳуранд. Фарзанд, ки роҳгардон суҳандон гардида, завқ мекунанд. Падару модар барои саломатию хушбахтии фарзандон тайёранд баху чони хешро нисор кунанд. Ба азобу ранҷи зиёди волидон фарзанд ба воя мерасад, оиладор мешавад, соҳиби касбу кор мегардад ва қадам ба ҳаёти муваффақ мегузорад.

Китоби муқаддаси «Куръон»-и шариф ба фарзандон мефармояд, ки падару модарро эҳтиром кунанд ва дӯстдоранд, хидмати онҳо ба чо оранд.

Дар сураи 17 чунин сабт гардидааст: «Ва фуру овар барои он ду боли тавозӯро аз меҳрубонӣ ва бигӯ: Парвардигори ман, раҳмат кун он дуру, чунки онҳо тарбият кардаанд маро, вақте ки будам хурд».

Ба чо овардани эҳтиром волидон дар байни мардуми мо анъанаи неки таърихӣ гардидааст. Чавондон баробари донишони эҳтиром волидон, чун анъана эҳтиром таъмоми калонсолонро ба чо меоранд. Ин

бисёр фазилати хуб аст ва дастгирию ривочи он нигоҳ доштани номи неки халқу миллати бузургвори тоҷик аст.

Шоири хирадманди тоҷик Носири Хусрави Кубодиёни дар боби эҳтиромии падару модар чунин гуфтааст:

Падарро ақл дону нафс – модар,
Маёзор ин ду касро, эй бародар!
Ғамхорӣ дар ҳақиқати волидон, ёри расондан ва дастгирӣ кардан, номи неки онҳоро нигоҳ доштан қарз ва вазифаи муқаддаси ҳар як фарзанд мебошад. Пеш аз ҳама ин қарзи инсонӣ аст, ки иҷрои он вичоду ахлоқи ҳамаи инсонӣ талаб мекунанд.

Дар бораи эҳтиромии падару модар Унсурмаоли Кайковус дар «Қобуснома» чунин фармудааст: «Бидон, эй писар, ки ранҷи падару модар хор надорӣ. Пас, ҳақиқӣ падару модар агар аз рӯи дин нанигарӣ, аз рӯи хираду мардумӣ бингар, ки падару модар муштоқи некиву асли парвариши нафси туанд...»

Падару модарон муҳтоҷи эҳтиромӣ дидори фарзандон мебошанд. Аз ин ҷиҳат фарзандон бояд зуд-зуд бо оилаи худ ба дидорбинии онҳо биёянд, дар кори рӯзгор ба онҳо ёри расонанд, лозим бошад аз ҷиҳати иқтисодӣ ҳам дастгирӣ кунанд, то аз амали онҳо падару модар розӣ бошанд.

Хушбахтона, мардуми мо новобаста ба таъйироти даврон, душворихоии зиндагӣ анъанаҳои неки эҳтиромии самимӣ ва муҳаббатӣ неки фарзандиро нисбат ба падару модар давом медиҳанд.

Собир ЭРҒАШЕВ,
омӯзгори собиқадор аз ноҳияи Фориш.

ФАРЗАНД БО ОДОБАШ АЗИЗ АСТ

Фарзанд поре аз дил аст. Нури чашм, умеди фардо, идомаи номи инсон. Аммо бояд бо дард ва ростӣ бигӯем: фарзанд на бо қудрату қасорат, балки бо одобу ахлоқ азиз мешавад.

Имрӯз бисёр вақт мебинем, ки вақте фарзанд хато мекунанд, падару модар беандеши ҷониби ӯро мегиранд. Мегӯянд:

«Муаллим чаро ҷазо дод?»
«Чаро фарзанди маро сарзаниш кард?»

«Чаро ӯро аз синф берун кард?»

Аммо кам кас мепурсад: фарзанди ман чаро ба ин ҳолат расид?
Муаллим душмани фарзанд нест. Муаллим касест, ки дилаш барои тарбия мезӯяд. Агар гоҳе саҳтгирӣ мекунанд, танбех медиҳад, интизом талаб мекунанд – ин на

аз кина, балки аз муҳаббат ба ондан кӯдак аст. Муаллим фарзандро наметавонад, барои паст задани ӯ чанг намекунад, ӯ киши мекунанд, ки фарзанд гумроҳ нашавад, роҳи хато ба роҳи рост иваз гардад.

Вақте падару модар ба ҷои ислоҳи фарзанд бо муаллим чанг мекунанд, дар дили кӯдак як андеши хатарнок чой мегирад:

«Ман ҳамеша ҳақ ҳастам, ҳатто агар хато кунам ҳам».

Ин фикр охира-охира одобрӯ мекунанд, эҳтиромро нест мекунанд ва масъулиятро аз байн мебаранд.

Фарзанд танҳо дар он сураи инсон мешавад, ки ҳақиқатро бишнавад, хатоашро эътироф кунанд ва аз он дарс бигиранд. Ҷимояи беандеши муҳаббат нест – беадолатист.

Падару модар ва муаллим бояд як тан, як дил ва як роҳ бошанд. Он гоҳ фарзанд мефаҳмад, ки қонун ҳақ, одоб ҳақ, ҳақду марз ҳақ.

Зеро фардо чома ба фарзанди тарбиядодаи шумо баҳо медиҳад. Фарзанди боодоб сарбаланди падару модар, заҳмати муаллим ва умеди чома аст.

«Фарзанд бо одобаш азиз аст» ва ин ҳақиқатро ҳеч чиз иваз карда наметавонад.

Мичғона ХОҶАЕВА,
омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби таҳсилоти умумии рақами 19-уми ноҳияи Пастдарғами вилояти Самарқанд.

БУЗУРГОН ДАР ВАСФИ МУАЛЛИМ

Муаллим то даме зинда аст, мехонад. Ҳамин, ки аз хондан бозмонд, симои муаллимиаш низ барҳам мекӯрад.

К. УШИНСКИЙ.

Муаллими ҳақиқӣ ҳамонест, ки дониши ӯ дониши хонандагонаш гардад.

Д. МЕНДЕЛЕЕВ.

Агар муаллим барои эҳёи тафаккури насли нав хидмат наметавонад, зиндагӣ як лаҳза ҳам пеш наметарафт.

А. МАКАРЕНКО.

Муаллим бояд кори худро бидонад ва ба масъулияти сангини худ тавачҷуҳӣ чиддӣ дошта бошад. Омӯзгор метавонад шахсиятҳои шоиста тарбия наояд, ӯ қодир аст, ки ҳатто одами бадқирдорро нақӯ гардонад. Ҳеч ибодате беҳтар аз муаллими аст.

Х. МАЗОИРИЙ.

Расад чон бар лаби бечора устод, Ки ҳарфери ба шоғирде диҳад ёд.

Чабри устод беҳ зи меҳри падар.

Таҳияи Фариштаи ҒОИБНАЗАР.

«ДАР МАКТАБ ЯК НАФАР ХОНАНДА БУДААСТ...»

Мавзӯи барои мулоҳиза

Дар истгоҳ интизори мошин будем. «Дамас»-и рақами 450, ки пур аз мусофирон буд, наистода гузашта меафта.

– Духтарам, чашмонам хира, агар мошини рақами 450 ояд, нигоҳ доред, – илтимос кард пирамард, ки дар чашмонаш айнаку дар дасташ асо дошт.

– Албатта, – хотирчамъ намудам ӯро, – ман ҳам «450»-ро интизор.

«Дамас»-и 450 омад. Дарро кушодам, то ки пирамард савор шавад.

– Духтарам, ман ба қафо гузашта наметавонам, – гуфт пирамард.

Дидам, ки дар қафо ва назди дар яктогӣ ҷойи ҳоли будааст. Ман ба қафо гузаштам. Пирамард назди дар нишаст. Дар дохили мошин асосан хонандагонии синфҳои болоии мактаб буданд. Пас аз чанд истгоҳ як нафар бачаи дар қафонишаста хониши аз мошин

фаромадан кард. Пирамард бо азобе аз мошин фаромада, ба ӯ роҳ дод. Боз мошин ба роҳ даромад. Лекин чавонони дар паҳлуи пирамард нишаста шояд фарқи телефон буданд ё азоби пирамардро дарк намекарданд, ки бепарвоёна менишастанд. Пас аз чанде боз як чавонзон мошинро боздошт. Боз пирамард ба ӯ роҳ дод. Ниҳоят, сабр карда наметавонистам, аз чавонписарон хоҳиш намудам, ки бо бобо ҷояшонро иваз кунанд. Онҳо зуд ҷой доданд. Бобо назди тиреза бахузар нишаста, ба қафо нигариста гуфт:

– Раҳмат, духтарам, бараката ёбед.

То ба манзил расидан бо бобо суҳбат ороستم. Вай гуфт: – Мо фарзандонамонро ба мактабҳои русиву англисӣ мондему маданияти ғарб ба мо омад. Одобу ахлоқи шарқона аз байн рафта истодааст.

Рӯзе ба чорабиние ҳамчун нури маҳалла маро ба мактаби

худам таҳсилгирифта, ки ҳоло намуди замонавӣ гирифтааст, тақлиф кардан. Рафтам. Омӯзгорону хонандагон ҳама саросема буданд. Яқдигарро тала додаву ба ҳамдигар роҳ надода, шитобкорона меафтад. Тадбир хеле зебо гузашт. Барои таълими бачаҳо имкониятҳои фаровон, вале, тарбия...

Дар охири чорабинӣ директори мактаб дар ҳақиқати ман суҳанҳои зебо гуфта, пурсид:

– Мулломак, баромади бачаҳо ба шумо маъқул шуд?

Ҷавоб бори муваффақиятҳои шоғирдонаш суҳан ронда, аз ман таъриф шунидани буд.

– Дар мактаб як нафар меҳонадаст, – гуфтам ман. – Аз дарвозаи мактаб даромадам, фақат як нафар хонанда ба ман салом доду халос...

Дилрабо НАСИМӢ.

Вилояти САМАРҚАНД.

ҲАМҚАДАМИ ЗАМОН

(Аввалаш дар сах.3).

Қиссаи муҳаббатӣ яқдигарро то ҳол модарам нақл мекунанд ва меғӯянд, ки чунин аҳду паймон ва ишқи поку самимӣ, фикр мекунам, дар байни чавонони имрӯза ниҳоят кам вомеҳурад. Падарам солҳои тӯлонӣ ба ҳайси тарҷумон дар Афғонистон адои вазифа намудаанд. Солҳои 1976-1977 кӯдакии ман дар он чо гузаштааст, ки он қадар дар ёд надорам.

Лобар Қўлдоева моҳи апрели соли 1973 дар ноҳияи Риштони вилояти Фарғона дида ба дунё кӯшод. Дар синни ҳафт ба остонаи мактаби миёнаи рақами 27-уми ноҳия қадам ниҳод. Баъди хатми мактаб ҳуҷҷатҳои ӯро ба Донишгоҳи давлатии забонҳои ҷаҳони Тоҷикистон супорид ва хушбахтона, донишҷӯ гардид. Лобар байни талабагонии донишгоҳ бо дониш ва ҳулиқ намунавии худ ағуштнамо буд. Дар чорабиниҳои маънавию маърифати донишгоҳ фаъолна иштирок мекард. Вай бо ихтисоси муаллими забон ва адабиёти рус донишгоҳро бо муваффақият ба охир расонд.

Лобар фаъолияти омӯзгориро дар мактаби миёнаи рақами 34-уми шаҳри Бухоро ҳамчун омӯзгори забон ва адабиёти рус оғоз намуд. Соли 1970 бо тақозои тақдир оилаи онҳо ба шаҳри Тошканд кӯч бафт. Лобар дар тӯли солҳои 1994-2022 дар корхонаи муассисаҳои давлатӣ ба ҳайси омӯзгори забон ва адабиёти рус, хидматчи ҳарбӣ, инспектори шуъбаи кор бо қадрҳо, методисти шуъбаи маънавият ва маърифати таълими халқи ноҳияи Олмасор кор кард.

– Падарам меғуфт, ки дар қадом ташкилот ва муассисае, ки меҳнат мекунӣ, ростгӯ, хушмуомила ва покчида бош. Аз ҳамкорони калонсол иборат гир, ба хурдон намуна шав. Омӯзгор худ бо рафтору гуфтору дониш бояд намунаи оила, мактаб ва ҷамъият гардад.

Солҳои охир баробари дигар соҳаҳо дар самти таълими халқ ислоҳоти назаррас ба миён омаданд. Дар Қонун «Дар бораи таълим», ки соли 2020 қабул гардида буд, сохтор, шакл ва принсипҳои асосии давлатамон дар соҳаи таълим муайян карда шуданд. Хусусан, содир гардидаи фармони Президент дар бораи «Консенсияи рушди сохтори таълими халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030» яке аз ҳуҷҷатҳои саривақтӣ мебошад, – меғӯяд Лобар.

– **Оиди таълим дар мактабҳои хусусӣ, ки шумо кор мекунед, бо истифода аз технологияи навтарини инноватсионӣ маълумот медедед.**

– Соли 2023 дар шаҳри Нижний Новгород (Русия), дар курси дарсҳои иммерсивӣ бо истифода аз



технологияҳои воқеияти виртуалӣ (VR) таҳсил намуда ва соҳиби сертификат шудам. Ҳамчун кумаки ба шарҳунастонаи барои мактабҳои Бухоро ва Тошканд айнаҳои виртуалӣ (беш аз 130 маҷмӯъ) роғон тўҷҳа карда шудааст. Шоғирдонии ман дар озмонҳои байналхалқӣ «Бачаҳои иқтидорони Тоҷикистон» ва «Ҷӯби тиллоӣ» ҷойҳои ифтихориро ишғол намуданд. Мақсади ман ба шоғирдонамон фаҳмондани он аст, ки дониш ва таҳсил тамоми дархоро мекӯшояд. Ба онҳо имконият медиҳад, ки ба бехтарин донишгоҳҳои ҷаҳон дохил шуда, бо шахсони фаъолу донишманд шинос шаванд. Ҷаҳонро бинанд ва сифатҳои роҳбариро дар худ ташаккул диҳанд. Дар ҳақиқати ӯро бо омӯзгорони зиёде вохӯрдём, ки дар дилам муҳаббат ба омӯзиш ва азбар намудани забонҳои бодор карданд. Ба шарофати ин, имрӯз ба 5 забон ҳарф мезанам. Матонат ва ҳавас ба дониш ҳеч гоҳ худуд надорад. Бовар дорам, ки дониш ва таҷрибаи ман шоғирдонро ба мақсади ҳаёти мерасонад ва омода ҳастам ҳамаи малакаҳои заруриро ба онҳо омӯзонам.

Сухбаторо Саодат БЕКНАЗАРОВА,
ҳабарнигори «Овози тоҷик».

Минбари донишҷӯӣ

УМР ГУЗАРОН АСТ...

Ҳаёти инсон аз пастиву баландиҳо иборат мебошад. Яъне мо дар ин нимроҳи зиндагӣ ҳамеша хушбахтона зиста истодааст. Гоҳе ба сари инсон ташвиш, мушкоти зиёде меояд. Мо баъзе одамонро, ки дӯсти ҷонӣ мешуморем, дар ин ҳел ҳолат ҳатто сояи онҳоро ёфта наметавонем. Албатта, ҳамаи одамон ин ҳел нестанд, лекин дар ҷамъияти мо ҳамаи таъво одамон ҳастанд, имрӯз бо як бари манфиати худ ба мо наздик мешаванд, худро мисли дӯсти ҷонӣ намудор мекунанд. Инсон аз рӯзҳои вазнини, ки бар сараш меояд, бояд ғамгин нашавад. Офаридгор сабри моро месанҷад, ин-

чунин сирати баъзе бародарони соҳиди моро нишон медиҳад. Имрӯзҳо тараф дар миёни мардум меҳру муҳаббат кам шуда истодааст. Мутаассифона, ҳама чиз бо пул, молу дунё чен карда шуда истодааст. Рӯзгоре хонаҳо аз лою дилҳо аз тилло буд, имрӯз хонаҳо аз тилло шуду дилҳо аз санг. Чизу чора зиёд, аммо оромӣ гум шуд. Намудҳои соат зиёд шуданд, вале вақт – кам. Аввал рӯзҳо бараката дошт, имрӯз бо як миҷжа задан гӯё рӯзат ба охир мерасад. Пештар инсонҳо қорҳои хайр мекарданд, имрӯз барои худнамоӣ хайро эҳсон мекунанд. Мо бояд ба қадри ҳар як лаҳзаи умри худ бирасем. То имкониамон ҳаст ба қасони

эҳтиҷманд дасти ёри дароз кунем. Бештар бо иҷрои қорҳои савоб машғул шавем, илм омӯзем, аз пай орзуву мақсади худ ҳаракат намоем. Зеро хушбахтона зистан дар дасти ҳар якӣ худамон аст.

Касе, ки ба дониш барад

рӯзгор,

На ӯ боз монад,

на омӯзгор.

Чаҳорро бо дониш тавон

ёфтан,

Ба дониш тавон риштану бофтан.

Чаросхон ҲАМРОБОВА,
донишҷӯи Донишгоҳи давлатии Бухоро.

КИТОБ – МАНБАИ ДОНИШ ВА ХИРАД

Китоб бузургтарин ва ниҳоятин бозёфти инсоният аст, ки он беҳтарин сарчашмаи олами маърифат ва хирад мебошад. Маҳз китоб инсонро ба фатҳи куллаҳои баланди илму дониш, рушду нумӯи маънавияти волову худшиносиву ҳудудҳои созандагиву бунёдқори раҳнамоӣ мекунанд.

Маҳмуди Тарзӣ оиди аҳамияти китоб фармудааст:

Илму фан набвад, агар набвад

китоб,

Чаҳл бигрезад, чу пайдо шуд китоб.

Нависандаи рус Максим Горкий дар васфи китоб навиштааст: «Китобро дӯст доред, китоб ҳаёти шуморо сабук мегардонад, барои пайдо кардани сари фикру андеша ва ҳодисаҳои сарбаста дӯстона кумак мекунанд, ба шумо эҳтиром кардани инсон ва худӣ шуморо меомӯзонанд, ақлу дили шуморо бо ҳисси муҳаббат ба олам ва инсоният пару бол мебахшад». Дар ҳақиқат, тамоми зиндагии инсоният дар китобҳо дарҷ шудааст: халқо, давлатҳо нест шуданд, вале китоб боқӣ монд. Юсуф Хос Ҳоҷиб дар китоби «Кутуби бағи» ин хусусияти китобро хуб шарҳ додааст:

Тоҷиклар китобда битишган буни,
Битигда бўлмаса ким ўқар уни.

Яъне, тоҷикон инро дар китоб навиштаанд, агар навишта наменшуд, онро кӣ меҳонд?

Дар мамлакатаи мо ба китобдориву китобхонӣ беш аз пеш эътибор дода мешавад. Мунтазам мусобиқоти «Китобхони сол», «Оилаи китобхон», «Навохонӣ», байни толибимони мактабҳои тоҷикии вилояти Навоӣ ва Ҷиззах маҳфили «Хирадманд» ва дар маҳфили муассисаҳои таълими чорабиниҳои зиёде оиди китобхонӣ гузаронида мешаванд.

Қарори Президент «Дар бораи чорабиниҳои ҷиҳати рушди фарҳанги китобхонӣ ва баланд бардоштани шавқи аҳолии ба мутолиаи китоб» қабул гардид.

Гуфта мешавад, ки мақсади асосии қабули қарор дар солҳои 2026-2030 баланд бардоштани нишондиҳандаи сатҳи китобхонӣ аҳолии мебошад, яъне ба 10 китоб расонидани шумораи миёнаи китобҳои мутолиакардаи як нафар дар як сол.

Қарори маъруз ба раванди китобхонӣ тақони амиқ мерасонад. Имрӯз ҳар як роҳбар ва тарбиячиёну омӯзгорон бояд бештар ба китобхонӣ рӯчӯ кунанд, то намуна ба насли наврас бошанд. Имрӯз дар муассисаҳои таълими ду масъалаи муҳим бояд ба ҳуби роҳандозӣ шавад: аввал, толибимонро аз телефонҳои мобилӣ дур кардан, сониян, ҷалби хонандагон ба китобхонӣ мебошад. Дар ҳар як муассисаи таълимии марказҳои ахбор ва китобхона вучуд дорад. Ҳар як нафар шоғирди муассисаҳои таълими бояд дарк кунад, ки:

Хуштар зи китоб дар ҷаҳон

ёре нест,

Дар ғамқадаи замона ғамхоре нест.

Ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи тақои,

Сад роҳате хасту ҳаргиз озоре нест.

Ҳар кас эҳсос намояд, чунон ки Д. Эдисон фармудааст: «Мутолиа барои фикрронӣ, ҳамчунонест, ки тарбияи ҷисмонӣ барои бадан».

Имрӯз дар кӯчаи ба номи Маҳмуд Тороби шаҳри Навоӣ бунёди бинои сеошёнаи Маркази ахбор ва китобхонаи нав дар арафаи анҷомёбӣ мебошад. Ҳокими вилоят Нормат Турсунзои барои шинос шудан бо чараёни сохтмон таширро овард. Қорҳои пардоздиҳии дохили бино анҷом меёбанд. Бинои нави китобхона дар як вақт 230 нафар китобхонро қабул мекунанд. Дар бино барои китобхонони имконияташон маҳдуд низ ҳама гуна инсонот ва шароит муҳайё карда мешавад. Дар марказ 171 ҳазор номгӯӣ китобҳои бадеӣ, илмӣ ва таърихӣ ба дӯстдорони китоб пешниҳод карда мешавад. Файр аз ин, дар он чо китобхонаи электронӣ низ ба китобхонон хидмат мерасонад. Масъулони ширкати сохтмони «Zarafshon best building» тасмим гирифтаанд, ки Маркази ахбор ва китобхонаро рӯзҳои наздик бо сифати баланд ба истифода супоранд. Ин аст боз як имконият барои китобхонон дар партави қарори Президент.

Ўзбакбойи РАҲМОН,
ҳабарнигори «Овози тоҷик».

Вилояти НАВОӢ.

Овози тоҷик

МУАССИСЛАР:

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгаши,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси.
Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир Шерпўлод ВАКИЛОВ

Рўзнома ҳафтае ду маротиба: рӯзҳои чоршанбе ва шанбе чоп мешавад.

Рўзнома дар компютерхонаи идора ҳарфини ва саҳифабандӣ гардида.

Ҳаҷми насри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи чопи ду интервали ва шеър аз 50 мисраъ зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рўзнома ба мактубҳои интишорнашуда ҷавоб намегардонад.

Рўзнома 25 июни соли 2008 дар Оҷонсии матбуот ва ахбороти Ўзбекистон тахти рақами 0003 ба руйхат гирифта шудааст.

Индекси нашр — 170 . Фармоиши 2 Г-228.
Адади нашр 2083. Ҳаҷм 2 ҷузъи чопӣ.
Усули нашр — офсет, андозаи А-2.



1 2 3 4 5 6

Мухаррири навбатдор:
М. Шодиев.
Саҳифабанд-дизайнер:
Х. Тўхтаева.
Мувофиқи қадвал — 21.00
Ба чоп супурда шуд — 23.00

Нишонии мо:

100011 ш. Тошканд,
кўчаи Навоӣ, 30, ошёнаи 4.
Телефонҳо: қабулгоҳ: +998555200337;
Котибот: +998555200336.
Факс: +9